

**ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН БА
НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ**

ТДУ 9(575.3)

ТКБ 63.3 (2точик)

C-52

Бо ҳуқуқи дастнавис

САДИРОВ ШАРАФЧОН АҲТАМОВИЧ

«ТАҶРИХИ СИСТОН» ҲАМЧУН САРЧАШМАИ ТАҶРИХӢ

АВТОРЕФЕРАТИ

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои таҷрих аз рӯйи ихтисоси
07.00.09. – Таҷрихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои
таҳқиқоти таҷрихӣ**

Душанбе – 2022

Диссертатсия дар кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ омода шудааст

Роҳбари илмӣ:

Муллоҷонов Сайфулло Кучаковиҷ - доктори илмҳои таъриҳ, профессори кафедраи таърихи дунёи қадим, асрҳои миёна ва археологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ:

Аюбов Абдусалом Рауғовиҷ – доктори илмҳои таъриҳ, мудири кафедраи таърихи умумӣ ва диншиносии Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров

Абдувалӣ Шарифзода – номзади илмҳои таъриҳ, мудири шуъбаи таърихи илм ва техниқи Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи милии илмҳои Тоҷикистон

Муассисаи пешбар: **Донишгоҳи давлатии Ҷӯхтар ба номи Носири Ҳусрав**

Ҳимоя рӯзи 19 октябри соли 2022, соати 13:30 дар ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6Д: КОА-024 барои ҳимояи диссертатсияҳо оид ба дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос, ки дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Чумхурии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) амал мекунад, баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар Китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) ва дар сомонаи расмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (<https://tnu.tj/>) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат санаи «___» _____ соли 2022 тавзеъ шудааст.

**Котиби илмии
Шӯрои диссертационӣ,
доктори илмҳои таъриҳ**



Акрамова С.Х.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Илми таърихнигории тоҷик дар ҳазор соли охир ба дастовардҳои азим ноил гашта, дар аксари бахшҳои маъмул ривоҷ доштааст. Дар қатори таълифи китобҳое дар заминаи таърихҳои умумӣ ва дудмонӣ таърихномаҳое, ки ба шаҳру музофоти хос бахшида шуда, ҳамчун *таърихи маҳаллӣ* аз онҳо ёдоварӣ мешавад, ҷойгоҳи муносиб дошта, аҳбори ингуна осор дар муайян кардани таърихи ҳалқи тоҷик ва ҳалқҳои дигари минтақа мақоми маҳсус доранд. «Таърихи Бухоро»-и Наршайӣ, «Таърихи Нишопур»-и Ҳокими Нишопурӣ, «Таърихи Байҳақӣ»-и Ибни Фундуқ, «Таърихи Ҳирот» намунае аз ин осор ҳастанд, ки таърихи тоҷикон бе истифодাই онҳо нокомил мебошад. «Таърихи Систон» низ аз ҷумлаи таърихномаҳоест, ки ба маҳалли ҷудогона бахшида шуда, дар бораи таърихи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии тоҷикон аҳбори муҳим дорад. Бояд зикр кунем, ки Систон вобаста ба ҷойгоҳи муносиби ҷуғрофӣ ва стратегие, ки дошт, ин минтақаро дар тӯли таъриҳ мумтоз соҳта, сарнавишти ҷандин ҳалқи ориёитабор, аз ҷумла порсҳо, таҳориҳо, суғдиҳо ва ҳиндӯҳоро ба ҳам васл мекард. Ин сарзамини муҳимми таърихӣ акнун дар миёни ду кишвари ориёитабори Эрон ва Афғонистон тақсим шудааст.

«Таърихи Систон» дар бораи яке аз минтақаҳои муҳимми таърихиву фарҳангии тоҷикон – Систон, ки дар манобеи таърихии қӯҳан Сакистон ё Сагистон номида мешавад, маълумот медиҳад. Дар Систон аз қадим қавмҳои ориёй зиндагӣ карда, он дар ҳамаи марҳилаҳои таърихии тоҷикон – замони бостон, давраи то паҳншавии ислом ва асрҳои миёна нақши ҳалқунанда бозидааст. Ин асар дар бораи таърихи бостон ва асрҳои миёнаи тоҷикон аҳбори нодир дода, яке аз сарчашмаҳои асосӣ барои омӯзиши таъриҳ, ҷуғрофия, мардумшиносӣ ва адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Аксари муарриҳони маъруф, ки роҷеъ ба таъриху фарҳангии тоҷикон таҳқиқ кардаанд, аз ҷумла А.Ю. Якубовский, Б.Ф. Ғафуров, Саид Нафисӣ, Э. Браун, К.Э. Босворт ва дигарон аз «Таърихи Систон» ба унвони як сарчашмаи мұтамад истифода кардаанд.

Чанд омил сабаб шуд, ки «Таърихи Систон» ҳамчун мавзуи таҳқиқотии рисолаи мазкур қарор дода шавад.

Омили нахустин он аст, ки «Таърихи Систон» дар бораи яке аз бахшҳои муҳимми сарзамини таърихии тоҷикон – Систон маълумот дода, дар ин асар гузаштаи Систон ҳамчун бахше аз таърихи умумии мардумони эронинажод фаро гирифта мешавад.

Омили дувум он аст, ки давраҳои муҳимме чун суқути Сосониён, замони истилои араб, ҳукумати Сомониён бар Хурросону Систон, Систон дар замони ҳукумати сулолаҳои туркнажод ва истилои муғул дар ин асар дар вобастагӣ бо таърихи минтақаҳои дигар тасвир шудааст. Ин аҳбор саҳифаҳои норавшани таърихи тоҷиконро комил карда, истифодаи он боиси камол ёфтани таърихи миллии мо мегардад;

Омили савум иттилооти муҳимми фарҳангии мавҷуд дар «Таърихи Систон» мебошад, ки барои таърихи забону адабиёти тоҷик аҳамияти аввалиндарача дорад. Аз ҷумла, маҳз дар «Таърихи Систон» оварда шудааст, ки аз замони Саффориён бо забони форсии тоҷикӣ оғарида шудани шеър ва забони маъмули даргоҳ гаштани он роиҷ гардид. Инчунин, асари мазкур танҳо сарчашмае мебошад, ки қасидаи «Модари май»-и устод Рӯдакӣ, комилан, дар он зикр гардида, асотири фолклори фаровони тоҷикон дар он гирд оварда шудааст;

Омили ҷорум интихоби мавзуи мазкур вучуди аҳбори нодир дар «Таърихи Систон» ва дар айни ҳол зикри ҳодисаҳое мебошад, ки дар ягон сарчашмаи дигар ба мушоҳида намерасанд. Ҳамчунон, аҳбори мавҷуди «Таърихи Систон» имкон медиҳад, ки онро бо аҳбори сарчашмаҳои дигар қиёс карда, хулосаи мантиқӣ ва наздик ба воқеяят бароварда шавад;

Омили панҷуми интихоби мавзуи мазкур дар он аст, «Таърихи Систон» сарчашмаи беназир дар бораи вазъи иҷтимоӣ, хусусан, ҷунбишҳои мардумӣ мебошад. Аз ҷумла дар бораи нуғузи ҳаракати ҳориҷия дар асрҳои VIII-IX ва раҳбари мардумии Систон – Ҳамзай Озарак «Таърихи Систон» аҳборе додааст, ки дар ягон манбаи дигар дидা намешавад. «Таърихи Систон» дар бораи ҷамъоварии молиёту ҳироҷ ва дигар аъмоли намояндагони ҳукumat ҳабар медиҳад, ки дар осори дигар мавҷуд намебошад;

Омили шашум ин аст, ки бо вучуди мақоми воло доштани асари «Таърихи Систон» дар сарои бошукуҳи таъриху адабиёти тоҷик ва борҳо мавриди истифода қарор гирифтани он аз ҷониби доираи васеи донишмандони таъриху адабиёт, он то қунун дар қолиби як диссертатсия омӯхта нашудааст. Ҳамчунон, дар таърихнигории Тоҷикистон роҷеъ ба он мақолаҳои таҳқиқотӣ низ кам навишта шудаанд.

Ҳамин тавр, бо назардошти аҳамияти муҳимми «Таърихи Систон» дар таърихи ҳалқи тоҷик, зарурати омӯзиши осори ниёғон ва истифодаи он дар баланд гаштани ҳудшиносии миллӣ ва таҳқиқ нашудани ин асар дар қолиби як рисолаи илмиро ба эътибор гирифта, мавзуи зайлро ба ҳайси таҳқиқоти илмӣ интихоб намудем.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Дар хусуси «Таърихи Систон» ва ҷойгоҳи он дар таъриху адаби ҳалқҳои форсизабон олимону донишмандони кишварҳои гуногун таҳқиқоте анҷом додаанд. Ин таҳқиқотро мо шартан ба чор ғурӯҳ ҷудо намудем.

Дар ғурӯҳи аввал донишмандони кишварҳои Аврупоро шомил намудем. Аз миёни муҳаққиқони аврупой Э. Денисон Россро нахустин пажуҳишгари «Таърихи Систон» номидан мумкин аст. Ӯ дар хусуси қасидаи «Модари Май»-и Рӯдакӣ, ки аз баракати «Таърихи Систон» то замони мо расидааст, як таҳқиқоте анҷом дод ва тарҷумаи англisisии ин қасидаро ба нашр расонд¹. Эдмонд Босворт дар китоби ҳуд таҳти унвони

¹ Маликушшуаро Бахор. Сабкшиносӣ. –Техрон, 1382. -С 44-50.

«Таърихи Систон» (аз омадани тозиён то баромадани Саффориён) таъкид мекунад, ки ҳеч асари дигаре ба андозаи «Таърихи Систон» дар барқарор кардани таърихи чанд марҳилаи муҳим муфид намебошад¹. Дар осори дигари ин муаллиф низ бар аҳамияти «Таърихи Систон» пайваста таъкид карда мешавад².

Берtrand Шпулер дар асари машхури худ «Таърихи Эрон дар ду қарни нахустини исломӣ» воқеаҳои ду асри аввали хилофати Араб, ҷангҳои дохилии арабҳо ва паҳншавии ислом дар Эронро тасвир карда, роҷеъ ба ҷунбиши ҳориҷия низ маълумот додааст. Яке аз манбаъҳои асосии ў дар ин заминаи «Таърихи Систон» мебошад³.

Олимӣ барҷастаи Британия A. Лембтон дар заминаи таърихи асримиёнагии Эрон ҷандин асар эҷод карда, ки дар эроншиносӣ эътироф гардида, бештари муарриҳони муосир ба ин осор истинод кардаанд. Ў бештар давраи исломии Эронро таҳқиқ карда, аз ҷумла перомуни заминдорӣ дар Систон ва нақши ин минтақа дар асрҳои миёна сухан гуфта, борҳо ба маълумоти «Таърихи Систон» ручӯй кардааст⁴. Дар ду пажуҳиши олимони Доғишгоҳи Кембриҷ «Таърихи ислом» ва «Таърихи Эрон»⁵ масъалаҳои назариявӣ ва амалии паҳншавии ислом ва вокуниши мардуми Эрон ва Осиёи Марказӣ ба он таваҷҷуҳ карда шудааст. Ҳар ду асар аз ҷониби мутахассисони соҳа навишта шудаанд. Ҳамчунин, дар осори доғишмандоне чун Э. Браун, Ле Стренҷ, Р. Фрай, Ф. Дафтари, Я. Рипка⁶ бисёре аз масъалаҳои дар робита бо сиёsat, иқтисод ва фарҳанги хилофати араб, аз ҷумла ташаккули фарҳанги исломии тоҷикон, мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Махсусан, таҳқиқоти Ле Стренҷ, ки ҷуғрофияи таърихии Систонро муфассал шарҳ додааст, хеле боаҳамият аст. Осори доғишмандони Аврупо бо вуҷуди амиқ ва бунёдӣ будан, дар баъзе ҳолатҳо нисбат ба дини ислом ва мусулмон назари бадбинона доранд, ки ин омилро дар ҷараёни таълифи рисола дар мадди назар доштаем.

Ба гурӯҳи дувум таҳқиқоти олимони рус ва Шуравии собиқ шомил мешаванд. Академик В.В. Бартолд дар таҳқиқоти худ ба масъалаҳои ғуногун, аз ҷумла таърихи асрҳои миёна ва ҷуғрофияи таърихӣ таваҷҷуҳи

¹ Босворт К.Э. Таърихи Систон» (аз омадани тозиён то баромадани Саффориён). Тарҷумаи Ҳасани Ануша. Техрон, Амири Қабир, 1377. -302 с.

²Bosworth C. E. The Chaznavids their empire in Afghanistan and Esatern Iran 994-1040. - Edinbirgh, 1963. – С. 14 ва диг.

³ Шпулер Б. Таърихи Эрон дар ду қарни нахустини исломӣ. Тарҷумаи Ҷаводи Фалотури. -Техрон, 1386.

⁴ Лэмбтон А. К. Молик ва зореъ дар Эрон. Тарҷумаи М. Амири. – Техрон, 1339; Лэмбтон А. Сайре дар таърихи Эрон баъд аз ислом. Тарҷумаи Я. Ожанд. -Техрон, 1363; Лэмбтон А. Тадаввул ва таҳаввул дар таърихи миёнаи Эрон. -Техрон, 1370.

⁵ Таърихи ислом. Пажӯҳиши Доғишгоҳи Кембриҷ. Тарҷумаи А. Ором. Техрон, 1386; Таърихи Эрон. Аз сукути Сосониён до баромадани Салҷуқиён.Пажӯҳиши Доғишгоҳи Кембриҷ.Ч. IV. Зери назари Р.Фрай. Тарҷумаи Ҳ. Ҷӯшнӣ. -Техрон, 1381

⁶Броун Э. Тарих-и адаби Эрон. Тарҷумаи Солех.-Техрон, 1358; Ле Стренҷ. Ҷуғрофиёни таърихии сарзамиҳои хилофати шарқӣ. Тарҷумаи Махмуд Ирфон. -Техрон, 1367; Фрай Р.Н. Наследие Ирана.Перевод с англ. В.А. Лившица и Е.В.Зеймаля. -М., Наука, 1972; Дафтари Ф. Традиции исмаилизма: Сб. статей. Пер. с англ. З.Оджиевой. М., «Ладомир», 2006; Рипка Ян. История персидской и таджикской литературы. Перевод с чешского. Редактор и автор предисловия И.С.Брагинский. -М., Прогресс, 1970.

хос дошта, дар қатори тавсифи тамоми марзи Эрони таърихӣ, ҷуғрофияи таърихии Систонро муфассал баррасӣ кардааст¹. Ӯ борҳо ба ҷойгоҳи муҳимми Систон дар воқеаҳои асрҳои IX-XII ишора кардааст. Бартолд мӯътакид буд, ки қаламрави Систон дар гузашта густурда ва муҳим буда, соли 1872 миёни Эрону Афғонистон тақсим гардидааст. Мардуми бумии Систон ба хulosai ин донишманди рус ва дигар муҳаққиқони аврупой «асилтарини ориёитаборҳо» шумурда мешаванд, ки забону шакли замони Ҳахоманишиҳоро нигоҳ доштаанд.

Забоншиноси машҳури рус Л.П. Смирнова соли 1965 рисолаи номзадии худро роҷеъ ба забони асари «Таърихи Систон» таълиф карда², соли 1974 ин китобро бо забони русӣ тарҷума ва нашр кард³. Тарҷумаи русии «Таърихи Систон» бо замимаву табсира ва ҳошияҳои арзишманд ҳамроҳ мебошад. Нашри русии асари «Таърихи Систон» бар асоси нусҳаи таҳиякардаи Малиқушшуаро Баҳор ба роҳ монда шудааст. Дар дигар осор низ ғоҳе ба таъриху фарҳанги Систон ишора шудааст, ки аз он низ истифода карда шуд⁴.

Донишмандони гуногун дар қатори минтақаҳои дигар роҷеъ ба Систон ва ҷойгоҳи он мақолаҳои таълиф кардаанд, ки дар ин таҳқиқот аз он истифода кардем. Аз ҷумла дар таҳқиқоти муаррихи замони Салҷуқиён С. Агаджанов, ба Систон таваҷҷуҳи хосс дода шудааст⁵. Монографияи Т. Қодирова доир ба шӯришҳои мардумӣ, аз ҷумла ҷунбишҳои, ки Систон ва минтақаҳои дигарро таҳти таъсир қарор доданд, маълумот додааст. Ин муаллиф аз «Таърихи Систон» низ истифода кардааст⁶.

Донишмандони Эрон ва Афғонистонро **ба ғурӯҳи сеюм** шомил намудем. Омӯзиши ин асар дар Эрон пас аз он шуруъ шуд, ки солҳои 1881-1885 он порча-порча дар рӯзномаи «Эрон» ба нашр расид. Аммо вобаста ба ашъоре, ки дар ин китоб мавҷуд аст, мазмуни бештари мақолаҳо адабӣ буда, таваҷҷуҳи донишмандонро ҷалб карда буданд. Соли 1896 Мирзо Абдулазимхони Гургонӣ мақолае таҳти унвони «Кӯҳантарин назми порсӣ» таълиф карда, ба омӯзиши ғайримустақими ин асар ҳусни оғоз бахшидааст⁷.

¹ Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. //Соч.: В.9. т. - М. ИВЛ, 1963. Т.1.; Хамон муаллиф: В.В. Арабское завоевание и Туркестан при Саманидах. //Сочинения. Т.II. Часть 1. –М., 1963. С. 118-126; Хамон муаллиф. Историко-географический обзор Ирана.//Соч. Т. VII. М., 1971.-С.83-101.

² Смирнова Л.П. Язык «Та’рих-и Систан» (грамматика, лексика). Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата филологических наук. –Л., 1965.

³«Та’рих-и Систан» (История Систана). Перев., введ. и comment. Л.П.Смирновой. –М., 1974.

⁴Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. -Л. 1966; Пигулевский Н.В., Якубовский А.Ю. и др. История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века. Л., изд. Ленингр. ун-та, 1958.

⁵Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX- XIII вв, Ашхабат: Ильм, 1969.Сайдбаев Т.С. Ислам и общество. Опыт историко-социологического исследования. М.,1978; Муминов А К. Роль и место ханафитских ‘улама в жизни городов Центрального Мавераннахра (II-VII | VIII-XIII вв.). Авт. дисс. на соискание ученой степени доктора исторических наук. –Ташкент, 2003.

⁶ Кадырова Т. Из истории крестьянских движений в Мавераннахре и Хорасане в VIII – начале IXв. - Ташкент, «Наука», 1965.

⁷ История Систана. –М., 1974. –С. 14-15.

Муҳимтарин таҳқиқот дар робита бо «Таърихи Систон» ин нашри интиқодии асар ва шарҳу тавзехи таҳиягарони он мебошад. Ин нашр бо кӯшиши донишманд ва шоири машҳури эронӣ Маликушшуаро Баҳор имконпазир гардид¹. Таҳиягари «Таърихи Систон» муқаддимаи муфассал ва шарҳу тавзехе бар ин асар нигошт, ки аҳамияти худро то кунун гум накардааст. Маликушшуаро Баҳор, инчунин, дар асари машҳури худ «Сабкшиносӣ»² ба мазмун, муҳтаво, забон ва услуби баёни «Таърихи Систон» дахл карда, дар хусуси замон ва эҳтимоли чанд муаллиф доштани ин асар ишора мекунад.

Эраҷ Афшори Систонӣ асари муҳимму гаронарзише таълиф кардааст, ки он миёни донишмандон хеле машҳур буда, бо номи «Систоннома» машҳур аст³. Муаллиф дар оғози ин китоб навиштааст, ки китобро «ба мардуми озодаву покхӯйи Систон» тақдим мекунам. Ин китоб бешак ҷомеътарин асар роҷеъ ба таъриҳ, ҷуғрофия ва мардумшиносии Систон ба шумор меравад.

Мақолаҳое низ дар бораи инъикоси таъриҳ ва ҳувияти эронӣ навишта шудааст. Инчунин, дар бораи масъалаҳои забоншиносӣ ва сарфу наҳви «Таърихи Систон» низ чанд таҳқиқоте сурат гирифтааст⁴.

Ба ғурӯҳи ҷорӯм мақолаҳои дар Тоҷикистон нашршударо шомил кардем. Дар замони Шуравӣ ва пас аз истиқлоли Тоҷикистон новобаста аз мақому манзалати «Таърихи Систон» асари муҳим ва ё таҳқиқоти ҷудогонае дар робита бо ин асар ва нақши он дар инъикоси таърихи ҳалқи тоҷик сурат нагирифтааст. Асари академик Б. Ғафуров, ки муҳимтарин асари таърихнигории ватанӣ шумурда мешавад, дар чандин маврид ба сарнавишти Систон ва нақши ин мулк дар ташаккули таърихи ҳалқи тоҷик ва забони форсии нав ишора кардааст⁵.

Дар энсиклопедияи советии тоҷик мақолаи У. Тоиров роҷеъ ба «Таърихи Систон» нашр шудааст, ки хеле фишурда мебошад⁶.

Дар ҷилдҳои дувум ва савуми асари «Таърихи ҳалқи тоҷик» ба сарзамини Систон ва нақши он дар ташаккули ҳалқи тоҷик сухан рафта, инчунин, «Таърихи Систон» ба ҳайси яке аз манобеи муҳим дар омӯзиши таърихи замони Саффориён муаррифӣ ва мавриди истифода қарор гирифтааст⁷.

Муаррихи тоҷик С. Муллоҷонов дар чанд мақолаи худ доир ба аҳамияти сарчашмавии «Таърихи Систон» ва ҷойгоҳи он дар таъриху адабиёти тоҷик маълумот додааст. Дар монография худ низ ин муҳаққиқ дар бисёри мавридҳо ба «Таърихи Систон» такя карда, ахбори онро

¹ Таърихи Систон. Ба тасҳеҳи Маликушшуаро Баҳор. –Техрон, 1366.

² Баҳор Маликушшуаро. Сабкшиносӣ. Техрон, 1337. -Ҷ. 2. -468 с.

³ Эраҷ Афшори Систонӣ. Систоннома. Техрон, 1369. Ҷилди 1. 750 с.

⁴ Ӯмулбанин Ш., Сафарӣ Ф.Н. Раҳёфтҳои ҳувияти сарзаминӣ ва динӣ дар китоби «Таърихи Систон». -С. 131-158.

⁵ Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва нав. Душанбе, 2008. -С. 312-330.

⁶ Тоиров У. Таърихи Систон // Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷилди 7. Душанбе, 1987. -С.296.

⁷ История таджикского народа. Эпоха формирования таджикского народа. Том II.- Душанбе,1999. –С.18, 325-332; История таджикского народа (XI-XIV вв) . Том III.- Душанбе, 2013. -С. 61-65.

дақиқ ва боаҳамият меномад¹. Муаллифи ин рисола низ чанд мақолаи илмӣ дар маҷалла ва маҷмуаҳо дар иртибот бо ҷойгоҳи «Таърихи Систон» ва ахбори арзишманди он ба нашр расонидааст². Ахиран донишманди тоҷик Шаҳбози Рустамшо асаре бо номи Фарҳанги «Таърихи Систон» ба нашр расондааст, ки барои мутахассисони забоншиносӣ хеле муфид аст³.

Баррасӣ ва нақди осори зикршуда, ошноии мо бо таърихи ҳалқи тоҷик ва мушовара бо олимони варзидаи ватанӣ ҳамин нуктаро муайян кардааст, ки бо вуҷуди таълиф шудани баъзе мақолаҳо, то қунун дар қолиби як рисола ё асари ҷудогона «Таърихи Систон» мавриди омӯзишу таҳқиқи илмӣ қарор нагирифтааст. Ин ҳолат моро бар он дошт, ки ин сарчашмаи муҳимми таърихи ниёғонро дар чаҳорҷӯбаи диссерватсияи номзадӣ таҳқиқ намоем.

Робитаи рисола бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуи илмӣ. Диссерватсия дар доираи татбиқи нақшай дурнамои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои солҳои 2019-2022 навишта шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Муҳимтарин ҳадафи ин таҳқиқот омӯхтани яке аз сарчашмаҳои муҳимми таърихи ҳалқи тоҷик ва баъзе ҳалқҳои минтақаи Эрон ва Осиёи Марказӣ – «Таърихи Систон» ба шумор меравад. Барои расидан ба ин ҳадаф муаллиф дар пеши худ ҳалли вазифаҳои зеринро гузошт:

- муайян кардани сабабҳо ва заминаҳои пайдоиши таърихнигории маҳаллӣ дар асрҳои миёна;
- таҳқиқи «Таърихи Систон» ба ҳайси сарчашмаи таъриҳӣ ва муайян кардани ҷойгоҳи он ҳамчун манбаи муҳимми таъриҳӣ;
- муайян кардани муҳтаво, мазмун ва соҳтори «Таърихи Систон»;
- мушаххас кардани сарчашмаҳои аслии «Таърихи Систон» ва ҷойгоҳи «Таърихи Систон»;
- бар асоси ахбори «Таърихи Систон» таҳқиқи ҷуғрофияи таърихии сарзамини Систон;
- муайян кардани сиёсати давлатҳои тоҷикии Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён нисбат ба Систон ва мардуми он;

¹ Муллоҷонов С. «Таърихи Систон» и духовная наследие иранских народов // Культурное наследие – источник изучения истории, культурного и духовного возрождения мира. Ашхабад, 2008. –С. 145-146; Муллоҷонов С. Таърихи Систон» ва авзои сиёсиву мазҳабии асрҳои IX-XI милодӣ //Паёми донишгоҳи миллӣ. 2010. (нашри маҳсус). –С. 197-201; Ҳамон муаллиф; «Таърихи Систон» //«Донишномаи Рӯдакӣ». Душанбе, 2018. Ҷилди III. –С. 55-57; Ҳамон муаллиф; Ҷуғрофияи таърихии Систон дар асрҳои миёна //Паёми Донишгоҳи миллӣ №/10, 2019. Қисми 1. –С. 117-122 (ҳаммуаллиф Садиров Ш.); Ҳамон муаллиф; «Таърихи Масъудӣ»-и Абулғазли Байҳакӣ. Мууре перомуни соҳтори идорӣ ва русуми давлатдории Газнавиён. –Душанбе, 2013.

² Садиров Ш. «Таърихи Систон» ва ҷойгоҳи он дар таъриҳ, фарҳанг ва адаби тоҷик // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. 2019. №5 (82). С. 280-283.

³ Шаҳбози Рустамшо. Фарҳанги «Таърихи Систон». –Душанбе, «Матбаа», 2021.

- таҳқиқи сарнавишти Систон дар ҳайати давлатҳои Аббосиён, Ғазнавиён ва Салчуқиён;
- бар асоси ахбори «Таърихи Систон» ва қиёси он бо сарчашмаҳои дигари муайян кардани ҷунбишҳои халқӣ ва натиҷаҳои он;
- дар қиёс бо ахбори сарчашмаҳои дигар муайян кардани санаҳои муҳимми таъриҳӣ;
- омӯзиши «Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи нодир роҷеъ ба забону адабиёт, дину ойин ва фарҳанги тоҷикон.

Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ омӯзиши манбаи нодири таъриҳӣ – «Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи гаронарзиши таъриҳӣ ба шумор меравад.

Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ омӯзиши «Таърихи Систон» ба ҳайси сарчашмаи нодири таъриҳӣ ва аҳамияти он дар инъикоси саргузашти тоҷикон ва дигар халқҳои минтақа ба шумор меравад.

Ҳудуди ҳронология диссертатсия аз замони қадимтарин то асри XIV-ро фаро мегирад. Зоро сарчашмаи мавриди омӯзиши мо - «Таърихи Систон» таърихи Систонро аз давраи бунёди он дар замони хеле қадим сар карда, дар ҳуд намунаҳое аз таърихи шифоҳӣ, фолклор ва таърихи дақиқи воқеаҳои асрҳои VII-XIV -ро низ гунҷодааст, ки ҳамаи ахбор бо сарчашмаҳои дигар қиёс гаштааст.

Ҳудуди ҷуғрофии диссертатсия, асосан, вилояти Систони таъриҳӣ, ки яке аз музофоти муҳимми таъриҳӣ дар сарнавишти тоҷикон будааст, ба шумор меравад. Аммо вобаста ба иртиботи наздики он бо минтақаҳои дигари таъриҳӣ ва вобастагии он ба сиёсатҳои ҳамонрӯза, дар диссертатсия ҳодисаҳое низ баён ёфтаанд, ки берун аз ҳудуди Систон иттифоқ уфтодааст. Аз ҷумла воқеаҳое, ки дар қаламрави Эрони бостон, хилофати Араб, Ҳурросону Мовароуннаҳр ва дар иртибот бо Систон рух додааст, низ баён гардидааст.

Пойгоҳи сарчашманиосии таҳқиқот. Ҳарчанд диссертатсияи мазкур бар пояи ахбори «Таърихи Систон» навишта шудааст, vale барои қиёси ахбори ин сарчашма даҳҳо сарчашмаи таърихии дигарро низ истифода кардаем, ки муҳимтарини онҳо «Футуҳу-л-булдон»-и Балозурӣ, «Таъриху-р-русули вал мулук»-и Абуҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ, «Таҷорибу-л-умам»-и Абуалӣ Аҳмад Мисковайҳ, «Таърихи Бухоро»-и Абубакр Наршахӣ, «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ, «Шоҳнома»-и Абумансури Саолибӣ, «Таърихи Масъудӣ»-и Абулғазли Байҳақӣ, «Ал-феҳрист»-и Ибни Надим, «Осору-л-боқия»-и Абурайҳони Берунӣ, «Сиёсатнома»-и Низомулмулк, «Тарҷумаи таърихи Яминӣ»-и Ҷурғодиқонӣ, «Қобуснома»-и Унсуралмаолии Кайковус, «Таърихи Байҳақ»-и Ибни Фундуқ, «Ал-комил»-и Ибни Асир мебошанд. Ҳамчунин, барои муайян кардани номи баъзе шаҳру деҳот ва ҷойгиршавии минтақаҳои Систон осори мұтабари ҷуғрофӣ, аз ҷумла «Аҳсану-т-тақосим фӣ маърифат-ул-ақолим»-и Муҳаммад Мақдисӣ, «Масолик вал мамолик»-и Ибни Хурдодбех, «Ҳудуд-ул-олам», «Сурат-

ул-арз»-и Ибни Ҳавқал, «Осор-ул-билод ва ахбор-ул-ибод»-и Закариёи Қазвинӣ ва ғайраро истифода кардем.

Барои таърихи асримиёнагии халқи тоҷик адабиёти оламшумул ва густарда низ ба ҳайси сарчашма хидмат мекунад. Зоро дар мавридиҳои зиёд бозтоби шароити иқлимию табиӣ ва авзои сиёсиву иҷтимоӣ дар осори шоирону нависандагон ба таври мукаммал омада, ин ахбор ҳатто дар сарчашмаҳои таърихӣ ба ҷашм намехӯранд. Осори Васифи Сагзӣ, Рӯдакӣ, Унсурӣ, Фаррухии Систонӣ, Носири Ҳусрав ва дигарон низ ҳангоми таълифи диссертатсия истифода гардиданд.

Барои давраи асримиёнагии таърихи мо як ҳусусияте, ки онро бояд дар назар дошт, ин аст, ки аксари осори таърихиву адабӣ бо фармони шоҳону фармонравоён ва ричоли сиёсиву арбоби давлатӣ таълиф карда мешуданд. Вижагии дигари сарчашмаҳои асримиёнагӣ он аст, ки муаллифон бештар талош доштаанд, ки ҳукумати расмиро таъйид кунанд ва ё лашкаркашиҳои онро дуруст шуморанд. Аз ҷумла, Балозурӣ вақте китоби ҳудро менависад, мардуми Эрону Осиёи Миёна, аз ҷумла муборизони систониро «кофир» меномад ва арабҳои истилогару ғоратгарро мусулмон ва корҳои онҳоро бо завқ баён мекунад. Муаллифи «Таърихи Систон» бештар кӯшидааст, ки аз ҳубиҳову фазилатҳои Систон ва мардуми он сухан гӯяд. Ин асар нисбат ба Саффориён, ки зодгоҳашон Систон буд, муҳаббати зиёд дошта, сулолаҳои дигарро ҳамчун истилогар ва ғоратгар муаррифӣ мекунад. Аз ҳамин сабаб, мо ба ҷунин ғуна осор ҳамеша нигоҳи интиқодӣ дошта, онро аз манзари илмӣ нақду баррасӣ карда, ҳулосаҳои зарурӣ баровардаем.

Навгониҳои илмии диссертатсия. Муаллиф талош кардааст, ки бори нахуст дар илми таърихнигории тоҷик дар қолиби як диссертатсияи илмӣ сарчашмаи муҳимми таърихӣ - «Таърихи Систон»-ро баррасӣ ва бар асоси он бахше аз ҳодисаҳои таърихи халқи тоҷикро мавриди омӯзиш қарор дидад. Муҳимтарин навгониҳои диссертатсия инҳо мебошанд:

- заминаҳои пайдоиши таърихнигории маҳаллии тоҷикон ва ҳусусиятҳои асосии таърихнигории маҳаллӣ омӯхта шудааст;
- «Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи таърихӣ таҳқику баррасӣ гардида, ҷойгоҳи он ҳамчун манбаи муҳимми таърихӣ ва фарҳангӣ арзёбӣ ғаштааст;
- муҳтавои асосӣ, мазмун ва соҳтори «Таърихи Систон» мавриди пажуҳиш қарор гирифт;
- сарчашмаҳои аслии «Таърихи Систон» муайян карда шуданд;
- ҷуғрофияи таърихии сарзамини Систон бар пояи ахбори сарчашмаҳои асримиёнагӣ ва дар қиёс бо ахбори «Таърихи Систон» муайян карда шуд.
- сиёсати давлатҳои тоҷикии Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён нисбат ба Систон ва мардуми он омӯхта шуд;
- дар ҳусуси сарнавишти Систон ва аҳолии он дар ҳайати давлатҳои Аббосиён, Ғазнавиён ва Салҷуқиён таҳқиқот анҷом дода шуд;

- бар пояи ахбори «Таърихи Систон» ва муқоисаи он бо сарчашмаҳои дигар ҷунбишҳои ҳалқии Систон ва натиҷаҳои он омӯхта шуд;

- нақши «Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи нодир роҷеъ ба забону адабиёт, дину ойин ва фарҳанги тоҷикон омӯхта, муайян карда шуд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд

1. Рушди баъзе шаҳру музофоти муҳимми сиёсӣ ва даст ёфтани онҳо ҳамчун марказҳои фарҳангӣ ва тамаддунӣ, шиддат гирифтани тамоюлҳои марказгурезӣ дар баъзе минтақаҳо, тарғиб гаштани муаллифон аз ҷониби баъзе ҳокимони шаҳру вилоятҳо ва, инчунин, ба вучуд омадани эҳсоси шаҳр-ватанӣ ва ифтихорҳои бумӣ дар миёни мардуми шаҳрҳо аз муҳимтарин омилҳои падид омадани таърихнигории маҳаллӣ дар миёни тоҷикон гардид. Асрҳои X-XII замони авҷи навиштани таъриҳҳои маҳаллӣ буда, баъзе шаҳру музофоти муҳимми Хуросону Мовароуннаҳр соҳиби чунин таърихномаҳо гаштанд.

2. Дар миёни осори ба таърихи маҳаллӣ баҳшидашуда «Таърихи Систон» мақоми хос дорад. Муаллиф ва замони дақиқи нигоштани асар дақиқ маълум нест, вале сабку равиши нигориши он донишмандонро ба натиҷае расонидаааст, ки ин асар байни асрҳои XI-XIV навишта шудааст. Ин асар сарнавишти яке аз вилоятҳои кӯҳану муҳимми сарзамини Эрони қадим ва асримиёнагӣ – Систон ва мардуми онро баён карда, умумияти таърихи он бо минтақаҳои дигар ва вижагиҳои ин мулкро шарҳ додааст. Ахбори ин асар ба муарриҳон имкон медиҳад, ки дар қиёс бо сарчашмаҳои дигар баъзе санаҳои таърихиҳо дақиқ намоянд ва дар баъзе мавридҳо тиккаҳо аз таърихи умумии ҳалқи тоҷик комил карда шавад. «Таърихи Систон» аз ҷониби бузургтарин муарриҳони ватаниву ҳориҷӣ истифода гардида, дар қатори муҳимтарин сарчашмаҳои таъриҳӣ эътироф карда шудааст.

3. «Таърихи Систон» манбаи муҳим роҷеъ ба ҷуғрофияи таърихии Систон ва баъзе минтақаҳои ҳамҷавори он ба шумор меравад. Ин асар вижагиҳои ҷуғрофӣ, таъриҳӣ ва мардумшиносии як музофотро баён кунад ҳам, он дар айни ҳол ҳамсарнавишт будани аҳолии Систон бо дигар минтақаҳо дар давраҳои қадим ва асрҳои миёна собит меқунад.

4. «Таърихи Систон» сарчашмаи хеле арзишманӣ роҷеъ ба забти сарзамини Систон аз тарафи истилогарони араб мебошад. Ахбори он имкон медиҳад, ки бо баъзе ҷузъиёти тасарруфи Систон ва муборизаи озодиҳоҳонаи систониён алайҳи истилогарон, инчунин, раванди мусулмоншавии аҳолии минтақа ошно гардем.

5. «Таърихи Систон» перомуни сиёсати Тоҳириён дар Систон ва вазъи ин минтақа дар марҳилаи бедории тамоми сарзаминҳои Хуросону Мовароуннаҳр маълумоти нодир медиҳад. Дар ҷараёни муборизаи систониён барои раҳӣ аз хилофати Аббосиён Систон ба маркази асосии муқовимат табдил меёбад, ки саранҷом ба истиқлоли комили Хуросону Мовароуннаҳр оварда мерасонад.

6. Муборизаи озодихоҳонаи аҳолии Систон бо роҳбарии Яъқуби Лайс дар «Таърихи Систон» муфассал баён ёфта, ин сарчашмаи таърихӣ бо ифтихор аз Саффориён ва корномаи онҳо ҳикоят мекунад. «Таърихи Систон» Саффориёнро ҳамчун начотдиҳандагони Систон аз ситами волиёни араб ба ҳисоб оварда, аз Яъқуб ва Амри саффорӣ бо эҳтироми хосса ва ҳамчун қаҳрамону фидокор ёдовар мешавад. Давраи ҳукмронии ин силсиларо сарчашмаи мавриди назар «давраи тиллой»-и Систон меҳисобад.

7. Систон дар меҳвари сиёсатгузориҳои Сомониён қарор дошта, аҳбори «Таърихи Систон» дар ин замина аҳамияти маҳсус дорад. Муносабати дарбори Сомониён дар қиболи Систон ҳамеша яксон набуда, дар «Таърихи Систон» фарозу нишеби он аз назари як муаррихи дар музофот қарордошта инъикос ёфтааст. Маълумоти «Таърихи Систон» бисёре аз саҳифаҳои норавшани замони Сомониёнро возех ва комил мегардонад. Муаллифи «Таърихи Систон» ҳукумати туркони ғазнавӣ ва салҷуқиро барои мардуми Систон мусибат ва давраи ранҷу азоб мешуморад.

8. «Таърихи Систон» ба ҷунбишҳои мардумӣ ва шӯришҳои мусаллаҳонаи дар ҳудуди Систон руҳдода таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир карда, онро яке аз нуктаҳои осебпазири ин минтақа медонад. Бар хилоғи бештари муарриҳони ин давра, ки аз шӯришгарон ба унвони ҷинояткору барҳамзанандагони амнияти оромиши мардум муҳокимаронӣ кардаанд, муаллифи «Таърихи Систон» аз Ҳамзай Озарак – пешвои ҷунбиши мардумии Систон (солҳои 798-828) ба унвони намояндай мардуми Систон дар баробари ситами волиёни аббосӣ ва сиёсатҳои нодурусти молиётии онҳо ёдовар мешавад. Ин тарзи нигариш ба ҷунбишҳои мардумӣ ҷойгоҳи «Таърихи Систон»-ро дар таърихнигории суннатии форсу тоҷик мумтоз мегардонад.

9. «Таърихи Систон» сарчашмаи нодир роҷеъ ба вазъи иҷтимоии мардуми эронинажод буда, дар он аҳбори фаровон доир ба асотири қадим, дину ойинҳои тоисломӣ, раванди мусулмоншавии аҳолӣ ва ташаккули забону адабиёти навини форсии тоҷикӣ дар асрҳои IX-X ба шумор меравад. Ба ғайр аз аҳбори фаровон дар бораи фарҳанги тоҷикон, забони «Таърихи Систон» низ намунаи зинда аз таърих ва рушду нумуи забони форсии тоҷикӣ мебошад.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот. Диссертасияи мазкур аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дошта, натиҷаи омӯзишу баррасиҳои муаллиф дар давоми 5 соли охир мебошад. Натиҷаҳои таҳқиқотро метавон дар ҷараёни таълифи китобҳои илмӣ роҷеъ ба таърихи ҳалқи тоҷик, манбаъшиносӣ ва китобҳои дарсӣ ба таври васеъ истифода бурд. Инчунин, маводи диссертасияро метавон барои таҳияи барномаҳои таълимӣ, курсҳои маҳсус ва маводи иловагӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои гуманитарии донишгоҳҳо истифодакард. Хулосаҳо ва тавсияҳои муаллиф

барои таҳқиқи минбаъдаи мавзуъ заманаи илмӣ-назариявӣ фароҳам меоварад.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо. Диссертатсия бар асоси яке аз сарчашмаҳои муҳимми хаттӣ – «Таърихи Систон», ки дар миёни ховаршиносон машҳур буда, дар Тоҷикистон камтар таҳқиқ шудааст, навишта шудааст. Инчунин муаллиф сарчашмаҳои дигари хаттиро низ истифода карда, бештари адабиёти дар дохил ва хориҷ нашрғашаро аз назар гузарондааст.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия дар мавзуи «Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи таъриҳӣ» барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои таъриҳ бо шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ихтисоси 07.00.09 – Таъриҳнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таъриҳӣ мутобиқат менамояд.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Нуқтаҳои асосии пажуҳиш дар конференсияҳо ва семинарҳои гуногуни илмию амалии донишгоҳию ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла конференсияи ҷумҳуриявии «Суннатҳои Сомониён ва таъсиргузории он дар фарҳангӯ тамаддуни мардумони Осиёи Марказӣ ва Шарқи Наздик» (15 апрели соли 2020, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе), конференсияи илмӣ-амалии байналмилалии «Рушди илмҳои башардӯстӣ (гуманитарӣ) дар 30-соли истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Рашт, 07 сентябри соли 2021) ва конференсияи байналмилалии «Ҷомеа, илм ва истеъдод» (22 апрели соли 2022, Федератсияи Россия, Қазон), дар шакли маъруза ва гузориш пешниҳод гардидаанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Мавзуи диссертатсия дар Шурои олимони Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (аз 29 уми июни соли 2019, суратчаласаи №12/4,7) тасвиб шуда, натиҷаҳои диссертатсия дар ҷаласаҳои кафедраи таърихи ҳалқи тоҷик (суратчаласаи №, 14 аз 27 апрели соли 2022) ва Шурои олимони факултети таърихи ҳамин донишгоҳ (суратчаласаи №,10 аз 04.05. 2022) муҳокима ва баррасӣ гардида, ҳамчун кори илмии анҷомёфтai асил арзёбӣ ва барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои таъриҳ аз рӯйи ихтисоси 07.00.09 - Таъриҳнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таъриҳӣ ба Шурои диссертационии 6D.KOA-024 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳимоя пешбарӣ карда шудааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ аз рӯйи мавзуи диссертатсия 9 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонидааст.

Соҳтори рисола. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳашт зербоб, ҳулоса, тавсияҳо ва рӯйхати сарчашмаву адабиёт дар ҳаҷми 172 саҳифа иборат мебошад.

МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Боби якуми диссертатсия «**Маълумоти умумӣ дар бораи «Таърихи Систон»** ном дошта, аз ду зербоб иборат аст.

Дар зербоби якум, «**Анъанаҳои таърихнигории халқи тоҷик ва аҳамияти он дар илми таърих дар мисоли «Таърихи Систон»** қайд карда мешавад, ки тоҷикон дар гузашта мероси арзишманди таърихӣ оғаридаанд, ки ин осор на танҳо равшангари таърихи халқи тоҷик аст, балки баъзе аз навиштаҳо гузаштаи халқҳои гуногуни оламро равшан месозад. Дар баробари таърихномаҳои умумӣ назари «Таъриху-р-руслу ҷа-л мулук»-и Табарӣ ва «ал-Комил фи-т-таърих»-и Ибни Асир ва таърихномаҳои силсилавӣ монанди «Таърихи Байҳақӣ» ва «Роҳату-с-судур»-и Ровандӣ як навъи дигари таърихнигорӣ – таърихи маҳаллӣ низ падид омада рушд кардааст. Доnihmandon чанд замина ва ангезаи таъсиргузорро барои нигориши таърихи маҳаллӣ зикр кардаанд, ки муҳимтарини онҳо аз ин қабиланд:

1. Рушди баъзе шаҳрҳо ва даст ёфтани онҳо ҳамчун марказҳои сиёсӣ, фарҳангӣ ва тамаддуни; 2. Ба вучуд омадани эҳсоси шаҳр-ватани ва ифтихорҳои бумӣ дар миёни мардуми шаҳрҳо ва ноҳияҳо; 3. Тарғиб гаштани муаллифон аз ҷониби баъзе ҳокимони шаҳру вилоятҳо. Шиддат ёфтани тамоюлҳои марказгурезӣ ва ҷудоиталабӣ дар баъзе минтақаҳо ва кӯшиш барои эҷоди давлати ҷудогона; 5. Душвории нигориши таърихи умумӣ ба далели густурдагии қаламрави қишварҳои исломӣ.

Аз рӯи соҳтор, муҳтаво ва ҳадафи эҷоду иншо китобҳои таърихи маҳаллӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Доnihmandi эронӣ М. Ноҷӣ менависад: «дар рӯзгори Сомониён таърихҳои маҳаллӣ хеле зиёд таълиф шуда, бештар тавассути муҳаддисон фароҳам омадааст»¹. Асрҳои X-XIII замони авчи навиштани таърихномаҳои маҳаллӣ буда, дар бораи бештари шаҳру вилоятҳои Эрон, Ҳурросон ва Мовароуннаҳр чунин асарҳо падид омаданд, ки баъзе аз онҳо то ба замони мо нарасидаанд. Муҳимтарин китобҳои таърихҳои маҳаллӣ «Таърихи Бухоро»-и Абубакри Наршахӣ (асри X), «Таърихи Нишопур»-и Ҳокими Нишопурӣ (асри XI), «Форснома»-и Ибни Балҳӣ (асри XII), «Таърихи Ҳирот»-и Сайфии Ҳиравӣ (асри XIII), «Таърихи Байҳақ»-и Ибни Фундуқ (асри XII) ва «Таърихи Табаристон»-и Ибни Исфандиёр (асри XIII) ба шумор мераванд.

«Таърихи Систон» дар миёни осори ба таърихи маҳаллӣ баҳшидашуда мақоми хос дорад. Вобаста ба мавқеи муҳими стратегӣ ва ҷойгоҳи Систон дар воқеаҳои асрҳои VIII-XII китоби таърихии марбут ба ин вилоят хеле муҳим гардид. Соли 1935 бо саъю талоши Маликушшуаро Баҳор «Таърихи Систон» нахустин маротиба нашр гардида, дар муддати кӯтоҳ миёни муаррихону ховаршиносон машҳур гашт. Муаллифи ин китоб номаълум буда, муаррихону забоншиносон аз рӯйи сабку услуби он таҳмин кардаанд, ки он аз ҷониби ду ва ё се муаллиф байни солҳои 1054-1325

¹ Ноҷӣ М. Фарҳангу тамаддуни ислом дар қаламрави Сомониён. Душанбе, 2011. –С.1093.

навишта шудааст. «Таърихи Систон» аз ду бахш таркиб ёфтааст. Бахши якуми он, ки аз нигоҳи забону баён хеле фасех аст, то авоили замони Салҷуқиён идома меёбад. Бахши дуюми асар аз соли 1063 то соли 1325-ро дар бар мегирад. Ба назари М. Баҳор сабки навиштани бахши дувум омехтаи байни асрҳои XI-XIII мебошад¹.

«Таърихи Систон» бар асоси манбаҳои мультабар таълиф шуда, дар асар қисме аз ин сарчашмаҳо зикр шудаанд. Баъзе аз ин осор аз байн рафта, аҳамияти илмии «Таърихи Систон»-ро, ки маълумоти ин китобҳоро гирд овардааст, бештар месозад. Муаллифи «Таърихи Систон» дар равиши нигоштани таърих бетараф нест ва барои ў муҳимтарин нукта ободии Систон ва хушнудии мардуми он аст. Ҳар касе бо Систон ва мардуми ин минтақа рафтори шоиста кардааст, аз неши забони муаллиф дар амон монда, бақияи ҳокимони Хилофат ва фиристодагони амирони Хурросонро интиқод мекунад.

Ҳамин тавр, ривоҷи таърихи маҳаллиро як навъ эътиroz бар муқобили сиёсатҳои марказгарои силсилаҳои ҳуқуматгар буд. Мақсади нигориши таърихи маҳаллӣ ифтихор бахшидан ба шаҳру диёри муайян ва зикри сарнавишти муаллиф ва ҳамشاҳриёни онҳо ба шумор мерафт. «Таърихи Систон» имкон медиҳад, ки санаҳои муҳими таърихи асримиёнагии ҳалқи тоҷик дақиқтар гардад. «Таърихи Систон» имкон медиҳад, ки мо дар баробари таърихномаҳои дар маркази кишвар таълифшуда, бо назару мавқеи муаррихони музофот низ ошно гардем.

Зербоби дуюми боби якум **«Ҷуғрофияи сиёсӣ, иқтисодӣ ва таърихии Систон дар инъикоси «Таърихи Систон»** унвон дорад. «Таърихи Систон» аз нигоҳи ҷуғрофӣ низ сарчашмаи арзишманд буда, ҷойгиршавии шаҳру деҳот ва минтақаҳои зиёди Хурросону Мовароуннаҳро баён мекунад. Аммо дақиқтарин маълумоти ҷуғрофӣ дар ин асар перомуни ҷуғрофияи таърихии ҳудуди Систон мебошад. «Таърихи Систон» ва осори дигари ҷуғрофӣ муҳимтарин манбай обии Систон дарёи Ҳилманд (Ҳирманд)-ро меноманд. Муҳимтарин шаҳрҳои Систон дар асрҳои миёна Заранг, Кас, Нах, Ток, Қарнин, Хош, Фара, Ҷара, Буст, Равдон, Сарвон, Солиқон, Бағнин, Дарғаш, Тал, Башланг, Банҷвой, Қуҳак, Гарма, Қаср, Сивӣ, Исфандӣ, Ҷомон ва Довар ба шумор мерафтанд.

Муаллифи «Таърихи Систон» таъкид кардааст, ки «шароити ободонии Систон ба се банд бастан ниҳода омадааст: бастани банди об, бастани банди рег ва бастани банди муфсидон»². Мардуми Систон дар мубориза бо оғатҳои табиӣ, аз ҷумла ҳуҷуми рег таҷриба андӯҳта, роҳҳои мубориза бо ин оғати табииро омӯхтаанд. Муаррихон низ воқеяятро таъйид карда, навиштаанд, ки бодҳои сахту пайваста сабаб шудааст, ки систониён осиёбҳои бодӣ барои орд кардани гандум сохтаанд. Масъудӣ соли 947 аз Систон дидан карда, дар бораи осиёбҳои бодии зиёд дар ин ҷо

¹ Таърихи Систон. С. 12.

² Таърихи Систон. –С. 21.

менависад¹. Мақдисй низ дар охири асри X навиштааст, ки «осиёбҳои бодии Систон аз аҷоиботи олам мебошанд»².

Барои иқлиму ҳавои гарми Систон боридани барф ҷандон хос набуда, аз ҷунин ҳодисаи табиат «Таърихи Систон» бо тааҷҷуб ҳабар дода, менависад: «кандар он сол (1013) барфи саъб омад ба Систон, ҷунонки бисёр дараҳтону ҳурмо, ғанон ва қиштҳо ҳушк гашту саройҳо вайрон шуд»³. Иқлиму табиати Систон имкони парвариш рушди ҳайвоноту ҷонварони гуногуни ваҳшӣ ва аҳлиро фароҳам оварда буд. Муаррих Байҳақӣ нақл кардааст, ки вақте соли 1002 Маҳмуд Систонро тасарруф мекунад, «саду сӣ товуси нару мода оварда буд»⁴. Мақдисй шаҳри Зарангро «маркази мор» номидааст, ки ин зам ба сабаби биёбонӣ будани гирду атрофи Систон мебошад⁵. Бесабаб набуд, ки Абдураҳмон волии замони Усмону Алӣ ва Муовия қонун мебарорад, ки ҳорпуштро қуштан манъ аст, зеро онҳо морро, ки дар Систон зиёд аст, шикор мекунад⁶.

Муаррихону ҷуғрофияшиносҳои асри X Систонро вилояте ободу пурнезъмат ва аҳолии онро «мардумоне тавонгар» номидаанд⁷. Мардуми шаҳраки Карнак дар вилояти Систон бо ҳунари боғандагӣ шуҳрат доштаанд⁸. Муҳимтарин шаҳри иқлими Систон ва дар давраи асрҳои миёна пойтаҳти он Заранг ба шумор мерафт. Номи Заранг пас аз ҳамлаи ҳунини Темур дар соли 1383 аз саҳифаи таъриҳи маҳв шуд, зеро лашкариёни Темур ба хотири муқовимат кардани аҳолии ин шаҳр, сокинонашро қатли ом карданд.

Ҳамин тавр, «Таърихи Систон» дар бораи ҷуғрофияи таъриҳӣ ва шароити иқлимию табии Систон ва баъзе маҳалҳои ҳамҷавори он низ маълумот медиҳад, ки аҳбори осори дигари ҷуғрофӣ ва таърихири комил месозад.

Боби дуюми рисола **«Инъикоси таърихи бостон ва асримиёнагӣ дар «Таърихи Систон» ном дошта**, аз ҷор зербоб таркиб ёфтааст.

Зербои якум **«Таърихи бостонии тоҷикон бар асоси маълумоти «Таърихи Систон»** ба инъикоси таърихи бостонии тоҷикон баҳшида шудааст. Дар ин қисмати диссертатсия қайд карда мешавад, ки Систон аз дерзамон гаҳвораи тамаддуни мардуми ориёй ба шумор меравад. Осори бостонии ёфтшуда аз ин марз ба асри санг мерасад. Суҳанони муаллифи «Таърихи Систон»-ро ки зодгоҳи ҳудро аз қӯҳантарин марказҳои таърихи инсоният медонад, ёдгории бостонӣ бо номи Шаҳри Сӯҳта собит месозад. Ин ёдгорӣ дар 30 километрии шаҳри Муҳаммадободи вилояти Систони Эрон қашғ шудааст. Бар аҳамияти он ҳамин далел қифоят мекунад, ки

¹ Масъудӣ Алӣ ибни Ҳусайн. Муруҷу-з-заҳаб ва маодину-л-ҷавҳар. –С. 324.

² Мақдисй М. Аҳсану-т-тақосим фӣ маърифати-л ақолим. –С. 488.

³ Таърихи Систон. –С. 360, 365; История Систана. –С. 338, 342.

⁴ Таърихи Байҳақӣ. –С. 159.

⁵ Мақдисй М. Аҳсану-т-тақосим фӣ маърифати-л ақолим. –С. 444.

⁶ Таърихи Систон. –С. 85.

⁷ Истаҳрӣ. Масолик ва-л мамолик. -С. 141.

⁸ Ле Стренч. Ҷуғрофияи таърихии сарзaminҳои хилофати шарқӣ. –С. 366.

созмони ҷаҳонии ЮНЕСКО ин ёдгориро соли 2014 ба рӯйхати мероси ҷаҳонӣ шомил намуд.

Қайд карда шудааст, ки сарзамини Систон дар замони бостон Заранг ном дошт ва пеш аз тасаллuti сакҳо ин сарзамин ба номи Заранг ё Дрангиан хонда мешуд. Дар сангнавиштаҳои Дориёши Кабир аз сакҳо ёдварӣ мешавад ва ин сакоиҳо мардумони сокини Систон буданду номи Систон аз он ҷост. Балъамӣ дар асари хеш гоҳе истилоҳи арабии «Сиҷистон» ва ҳам «Сакистон»-ро ба кор бурдааст ва гузоштани номи ин минтақа ба Сакистон далолат дорад, ки дар асри X номи сокинон ва исми қадими ин минтақа дар миёни донишмандон роиҷ будааст¹. Академик Б. Ғафуров дар масъалаи ба қадом минтақа хос будани забони авестой назарияи дар қисмати Систон оғарида шудани матнҳои баъдии Авесторо қабул кардааст².

Муаллифи «Таърихи Систон» менависад, ки асосогузори Систон Гаршосп аст. Ӯ минбаъд аз қаҳрамони асотирии мардумони эронитабор – Рустами Достон ва корномаҳои ӯ ёдвар мешавад. Сипас, лашкаркашии юнониҳоро менависад, ки «испаҳбади Систон бо Искандар ва лашкари ӯ аз раҳи созиш ворид шуда, «ӯро хидмати бисёр кард»³.

Дар хотимаи зербоб омадааст, ки «Таърихи Систон» ҳамчун дигар осори таърихӣ ва адабии форсӣ давраҳои асосии таърихи ақвоми эронинажодро баён карда, дар баъзе ҳолатҳо ин ахборро такмил мекунад.

Зербоби дуюми боби дуюм ««Таърихи Систон» сарчашмаи таърихӣ доир ба замони истилои араб» ном дошта, дар он перомуни истилои сарзамини Систон аз ҷониби арабҳо маълумот дода мешавад. Аз ҷумла, ахбори «Таърихи Систон» маълумоти муаррихон Балозурӣ ва Табариро, ки менависанд охирин шоҳаншоҳи Сосониён Яздигурди III (632-651) пас аз шикастҳои паёпай ба шарқи Эрон паноҳандашуд.

Шоҳи Систонро муаллиф Эрон фарзанди Рустам фарзанди Озодху фарзанди Бахтиёр номидааст, ки дар сарчашмаҳои дигар ин иттилои муҳим мавҷуд нест. Ҳамин тавр, ба дунболи охирин шоҳаншоҳи Сосонӣ пойи лашкари араб ба Систон кашида шуд. Муаллифи «Таърихи Систон» ҳамаи сарлашкарони арабро, ки барои тасхирӣ Систон омада буданд, ном мебарад. Инҳо Усмон Рабеъ, Мушоҷеъ ибни Масъуд, Абдураҳмон ибни Самарра, Усмон ибни Ҳунайф, Салм ибни Зиёд, Ибни Ашъас буданд, ки дар солҳои гуногун ба Систон фиристода шуда, асосан ба ғорату куштори аҳолии Систон машғул буданд.

Мувоғики ахбори «Таърихи Систон» дар бештарӣ ҷангҳое, ки миёни лашкари араб ва мардуми Систон доир мегашт, «аз мусулмонон бештар кушта мешуд»⁴. Дар ин асар сухан натанҳо аз ҷангу пайкор меравад, балки гоҳе аз кӯшишҳои сулҳ миёни арабҳо ва мардуми Систон

¹ Балъамӣ А. Таърихи Табарӣ. Ҷилди 2. -С. 1068

² Ғафуров Б. Тоҷикон. -С. 64.

³ Таърихи Систон. -С. 10.

⁴ Таърихи Систон. -С. 81.

низ сухан оварда шудааст. Хирочи Систонро сарчашмаҳои давраи тасаллuti сиёсии Хилофати Араб як миллион дирам зикр кардаанд.

Ҳамин тавр, сарчашмаи мавриди таҳқиқ мо – «Таърихи Систон» собит месозад, ки дар аҳди Хилофати Араб Систон вилояти муҳим ва стратегӣ шумурда мешуд. Зеро, он дар марз бо ҳокимони ғайримусулмон (дар самти Синду Ҳинд) қарор гирифта буд, ки онро ба таври автоматӣ ҳамчун пойгоҳи ҳамлаҳо ба дигар минтақаҳо истифода мекарданд. «Таърихи Систон» муқовимати сарсаҳтонаи аҷдод тоҷикон дар муқобили истилогарони арабро тасвир кардааст.

Зербоби сеюми боби дуюм «Вазъи Систон дар замони Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён ва инъикоси он дар «Таърихи Систон» номида шудааст. Қайд мегардад, ки «Таърихи Систон» дар хусуси давлатдории сулолаҳои тоҷикии Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён низ манбаи арзишманд мебошад.

Соли 821 Тоҳир ибни Ҳусайн, ки аз тоҷикони Пушанги Ҳурӯсон буд, аз тарафи Маъмун ҳамчун амири Ҳурӯсон таъйин мегардад. Муаллифи «Таърихи Систон» мисли Табарӣ, Гардезӣ ва муаррихони дигар ин ҳодисаро ба соли 206-и ҳичрӣ (821-и милодӣ) нисбат додааст. Аз аввалин иқдомҳои Тоҳир пас аз амири Ҳурӯсон шудан ин буд, ки Муҳаммад ибни Ҳузайн ал-Қавсиро ҳамчун намояндаи худ ба Систон мефиристад¹.

Академик Бартолд В.В. навиштааст, ки Тоҳириён дар замони ҳукумати худ асосан ду мушкил доштанд: яке таъсири хориҷихо дар Систон ва дигаре нуфузи шиаҳо дар Табаристон². Тоҳир ибни Ҳусайн вақте амири Ҳурӯсон шуд, ки Систонро ошӯб фаро гирифта буд. Раҳбари ин шӯриш, ки солҳои 798-828 рӯҳ додааст, Ҳамзай Озарак буда. Яъне, Тоҳириён аз Аббосиён як мулки парешону ошуфтaro ба мерос гирифтанд.

Дар зербоби мазкур қайд мегардад, ки Саффориён дар сарнагунии ҳукумати Тоҳириён нақши муассир гузоштаанд. Яъқуби Лайс ба ҳукумати оҳирин намояндаи Тоҳириён Муҳаммад ибни Тоҳир (862-873) хотима бахшид. Муҳимтарин тафовуте, ки Саффориён бо Бармакиёну Тоҳириён доштанд, ин буд, ки онҳо бе даҳолат ва ё амру фармони Аббосиён ба қудрат расиданд. Тавре соли 873 Яъқуб ба ашрофи Нишопур, ки мегуфтанд Яъқуб бе фармони халифа омадааст, гуфта буд, халифаи Бағдод тавассути шамшер, яъне зӯр қудрати худро гирифтааст «маро бад-ин ҷойгоҳ низ ҳамин тef нишондааст.., аҳди ману они амирулмуъминин якест»³.

Муаллифи «Таърихи Систон» ба шахсияти Яъқуби Лайс эҳтироми хос дорад . Сабаби чунин таваҷҷуҳи маҳсус дар он аст, ки мавқеи сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Систон дар замони Яъқуб хеле афзуд. Муаллифи

¹ Таърихи Систон. –С. 142 (нашри тоҷикӣ); История Систана. -С.185.

² Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. –С.272.

³ Таърихи Систон. –С.-223; Таърихи Систон. –С. 173-174 (нашри тоҷикӣ); История Систана. –С.221.

«Таърихи Систон» қайд мекунад, ки «кандар ҷаҳон аз рӯзгори Яъқуб ва Амр ҳеч шаҳре ободтар аз Систон набуд»¹.

Маълумоти «Таърихи Систон» дар бораи Саффориён дар муайян кардани ҷанд ҷанбаи таърихи асримиёнагии тоҷикон муғиду судманд мебошад, ки муҳимтари ни онҳо аз ин қабиланд: 1. Хостгоҳ ва баромади иҷтимоии Саффориён баён гардида, он манбаи ахбори сарчашмаҳои дигар шудааст; 2. «Таърихи Систон» асосан аз диловарию шучоати Саффориён сухан ба миён оварда, заминаҳо ва марҳилаҳои асосии таърихи ба қудрати сиёсӣ расидани тоҷиконро нишон додааст; 3. Муборизаи Яъқуб ва бародаронаш дар роҳи истиқоли Ҳурисону Мовароуннаҳр ва ситеза бо дарбори халифаҳои арабро муаллифи «Таърихи Систон» бо ғуруру ифтихор баён кардааст, ки дар сарчашмаҳои дигар дида намешавад; 4. «Таърихи Систон» маълумоти нодир дар бораи рӯҳияи мардуми Систон ва зиндагии рӯзмарраи онҳо дар замони Саффориён пешниҳод кардааст; 5. Дар «Таърихи Систон» робитаҳои Систон ва минтақаҳои дигари хилофат дарҷ ёфтаанд.

«Таърихи Систон» таъкид мекунад, ки соли 875 халифаи Аббосӣ Муътамид (870-892) идораи Мовароуннаҳро ба Наср ибни Аҳмад ибни Асади Сомонӣ бахшид. Аммо нахустин намояндаи хонадони Сомонӣ, ки «Таърихи Систон» аз ў ёд карда, Илёс ибни Асад аст. Ў соли 819 бо дастури халифа Маъмун ҳокими Ҳирот таъйин гардид. Дар замони ҳукумати Талҳа (822-828) идораи Систон, ки бо Ҳирот наздик буд, ба Илёс voguzor шуд. Муаллифи «Таърихи Систон» давраи кӯтоҳи ҳукумати ўро чунин ҷамъбаст мекунад: «мардумон бо Илёс соҳтатар буданд»².

Муборизаи мусаллаҳонаи Амри Саффорӣ ва Исмоили Сомонӣ дар «Таърихи Систон» инъикос ёфтааст. Бештари муарриҳон, аз ҷумла академик Б.Ғафуров ба ин нуктаи овардаи муаллифи «Таърихи Систон» ишораи маҳсус кардаанд, ки Исмоил на танҳо сипоҳи худро омодаи ҷанг бо Амр кард, балки тамоми мардуми авом ва пешаварро аз қатлу тааррузи лашқариёни Амр бим дод. Ҳулосаи дигари устод Б.Ғафуров, ки бар пояи ахбори «Таърихи Систон» бароварда шудааст, ин аст, ки халифа Муътазид медонист, ягона роҳи ҳалосӣ аз Амри саркаш даргир кардани ў бо Исмоил аст. Ба андешаи мо, халифа меҳост аз ду сарлашқари қудратманди тоҷик ҳалос шавад. Аммо ин ду нафар натавонистанд дар он замон ин макри халифаи Аббосиро дарк кунанд. Агар Амр ва Исмоил якҷо ва аз рӯи манғиатҳои миллӣ (на музофотӣ ва шаҳсӣ) амал мекарданд, шояд сарнавишти тоҷикон дар он давра ва марҳилаҳои баяндӣ ба дигар шакл ҷараён мегирифт.

Муҳимтарин ҳодисаи замони амири Насри II (914-943) дар робита бо Систон, ки то андозае ҳатто ба афсона монанд шудааст, туфайли қасидаи маъруфи асосгузори адабиёти форсу тоҷик Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ машҳур гардид. Матни ин қасида ва ахборе, ки дар «Таърихи

¹ Таърихи Систон. –С. 354; История Систана. –С. 334.

² Таърихи Систон. –С. 178; Таърихи Систон. –С. 143 (нашри тоҷикӣ); История Систана. –С. 186.

Систон» омадааст, нишон медиҳад, ки робитаи Амир Абуҷаъфар бо дарбори Сомониён хеле наздик ва аз сари эҳтиром будааст¹.

Ҳамин тавр, «Таърихи Систон» дар ҳусуси давраи барои тоҷикон муҳиму сарнавиштсози асрҳои IX-X маълумоте додааст, ки дар сарчашмаҳои дигар дар ин бора маълумоте ёфт намешавад. Ин ахбор бештар бар пояти манфиати Систон нигошта шуда, муносибати муаллиф бо силсилаҳои ҳукumatгари Бағдоду Хурасонро муайян мекунад.

Зербоби чоруми боби дуюм ««Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи таърихӣ доир ба асрҳои XI-XIV номида шудааст. «Таърихи Систон» ҳаводиси асрҳои XI-XIV-ро низ дарбар мегирад. Дар бораи ҳукumatи Фазнавиёну Салҷуқиён маълумоти муфассал дода, перомуни салтанати Ҳоразмшоҳиён ва давраи тоҳтузози муғулҳо ва ҳукumatҳои давраи муғул ахбори хеле пароканда мавҷуд аст. Систон яке аз нахустин сарзамиනҳое буд, ки соли 1002 аз ҷониби Маҳмуди Фазнавӣ тасарруф шуд. «Таърихи Систон» дар як ҷумлаи зебову дардовар воқеяти ҳукumatи Фазнавиёнро ҷунин тасвир кардааст: «ҷун бар минбари ислом ба номи туркон ҳутба карданд, ибтидои меҳнат (ранҷ)-и Систон он рӯз буд»².

Фазнавиён ҷойгоҳи стратегии Систонро медонистанд. Зоро он барои иртибот бо Ҳинд ва Кирмону минтақаҳои дигар зарур буд. Байҳақӣ навиштааст, ки Амир Масъуд соли 1031 дар номааш ба ҳалифаи Аббосӣ таҳдид мекард, ки «аз ҷониби Систон қасди Кирмон карда ояд».³

Муаллифи «Таърихи Систон» навиштааст, ки моҳи ноябри соли 1040 Иртош ном ҳешонванди Туғрали салҷуқӣ ба Систон меояд ва ҳутбаро ба номи Салҷуқиён меҳонанд. Ҳукumatи Салҷуқиён ба Систон балову мусибати зиёд овард. Тақрибан ҳамаи сарлавҳаҳои китоби «Таърихи Систон» дар замони Салҷуқиён вобаста ба забту қуштору қатлу бадбаҳтӣ ва қаҳтиву гуруснагӣ аст. Зоро ҳар шаҳре, ки дар Систон ба дasti онҳо мегузашт, нахуст аҳолиро ғорат мекарданд. Чунонки вақте лашкариёни Салҷуқӣ соли 1040 ба Буст расиданд, «он навоҳӣ ҳама бигрифтанду ғорат карданд»⁴.

«Таърихи Систон» аз Тоҷиддин Абулғазл ном волии Систон, ки соли 1106 дар натиҷаи як табаддулот ба ҷои падар менишинад, ёдовар мешавад. Дар замони Абулғазл лашкариёни давлати Исмоилиён, ки муаллифи «Таърихи Систон» онҳоро мисли дигар сарчашмаҳои асримиёнагӣ «малоҳида» меномад ба Систон ҳучум меоваранд. Ин ҳодиса соли 535-и ҳичрӣ (1128-1129-и милодӣ) иттифоқ уфтодааст⁵. Инчунин, аз ҳучуми фидоиёни исмоилӣ дар солҳои 1094 ва 1101 низ гузориш дода шудааст.

¹ Таърихи Систон. -С. 317-323; Таърихи Систон. -С. 247-252; (н. тоҷикӣ); История Систана. -С.303-309.

² Таърихи Систон. -С. 354; Таърихи Систон. -С. 273; (н. тоҷикӣ); История Систана. -С.334.

³ Таърихи Байҳақӣ. -С. 346.

⁴ Таърихи Систон. -С. 366; Таърихи Систон (н.тоҷикӣ). -С.282; История Систана. -С. 344.

⁵ Таърихи Систон. -С. 392.

Соли 1222 муғулҳо вориди Систон гашта, шаҳру дехотро хароб карданд¹. Ҷувайнӣ низ аз сарнавишти Систон дар замони ҳукумати муғулҳо ёдоварӣ карда, навиштааст, ки соли 1251 дар вақте ки Амир Арғун қасди рафтан ба ҷаласаи мӯҳими муғулҳо – Курилтойро дошт, «маликии Ҳироту Систону Балх ва тамомати он тараф ... бар малик Шамсуддин Муҳаммади Курт арzonӣ дошт»². Тавре маълум аст, ин тоҷик асосузори давлати Куртҳои Ҳирот аст, ки як аср бар вилоятҳои тоҷикнишин, аз ҷумла Систон ҳукumat кардаанд.

Ҳамин тавр, аҳбори «Таърихи Систон» сарчашмаи мӯҳими таърихӣ барои омӯзиши асрҳои XI-XIV Ҳурросону Мовароуннаҳр ва ба ҳусус вилояти таърихии Систон буда, маводи он ҳанӯз ба қадри кофӣ истифода нашудааст. Сарфи назар аз кӯтохбаёнӣ ва пайваста набудани воқеаҳои ин давра, он дорои аҳамияти мӯҳими илмӣ мебошад.

Боби сеюми рисола «Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи таърихи иҷтимоии минтақа ном дорад. Дар **зербоби якуми** он «Чунбишҳои мардумии минтақа дар «Таърихи Систон» перомуни шӯришҳои ҳалқии ҳудуди Систон маълумот медиҳад. Яке аз вижагиҳои боризи таърихи асримиёнагии Систон он аст, ки ҳамеша пурошӯбу пурнизоъ будааст. Мақдисӣ дар оҳири аспи X таъқид карда буд, ки ошубҳои Систон ваҳшатангез аст ва дар ин гуна ҳаводис мардуми зиёде кушта мешавад ва қисми дигаре маҷбур ба фирор мешаванд³.

Дар давоми ду аср (VIII-IX) мӯҳимтарин ҷунбиш дар сарзамини Систон ҳориҷия буда буд. Қиёми ҳориҷиён дар Систон, ки тамоми Ҳурросонро зери таъсири худ қарор дод, бо роҳбарии Ҳамзаи Озарак Ҳамза ибни Абдуллоҳи Шорӣ рух додааст. Мисли бештари шӯришҳои асримиёнагӣ шӯриши Ҳамза низ аз норозигии аҳолӣ аз ҷамъоварии молиёт сар шудааст. Муаллифи «Таърихи Систон» навиштааст, ки Ҳамза нахустин бор соли 798 қиём кард. Дар «Таърихи Систон» матни номаи ҳалифа Ҳорунуррашид ба пешвои шӯриши Систон Ҳамза ва номаи Ҳамза ба ҳалифа бо забони арабӣ оварда шудааст, ки дар ягон сарчашмаи дигари форсӣ наёмадааст. Санай навишта шудани нома дар ин сарчашма соли 809 дарҷ ёфтааст. Яъне, дар ин масъала ҳам «Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи нодир ва мӯҳим хидмат мекунад. «Таърихи Систон» инчунин аз шӯришҳое, ки дар аҳди ҳукumatҳои Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён дар Систон рух додаанд, низ ёдовар мешавад.

Ҳамин тавр, «Таърихи Систон» сарчашмаи мӯҳим дар бораи ҳаракатҳои ҳалқӣ дар ҳудуди Систон буда, бо истифода аз маълумоти «Таърихи Систон» метавон бъззе санаҳоро дақиқ карда, гузоришҳои дигар манбаъҳоро тасҳех ва такмил дод.

Зербоби дуюми боби сеюм «Фарҳангу мардумшиносӣ ва суннатҳои давлатдории минтақа дар тасвири «Таърихи Систон» мебошад.

¹ Таърихи Систон. –С. 393

² Ҷувайнӣ Атомалик. Таърихи ҷаҳонгӯшо. Ҷилди 2. –С. 234.

³ Мақдисӣ М. Аҳсану-т-тақосим фӣ маърифати-л ақолим. –С. 444-445.

Қайд шудааст, ки «Таърихи Систон» як имтиёзи дигар дорад ва он сарчашмаи муътабар роҷеъ ба шинохти мардумшиносӣ ва фарҳанги яке аз вилоятҳои муҳиму таърихии аҷоди тоҷикон ба шумор меравад. Муаллифи «Таърихи Систон» ишора мекунад, ки дар гузари таърих Систон чанд бор номи худро иваз кардааст. Муҳимтарин номҳои Систон: Систон, Заранг ва Нимрӯз будаанд. Ин ахбор барои номшиносии маҳал ё топонимика хеле муҳим буда, дар таърихнигории суннатии мо ба он камтар таваҷҷуҳ шудааст. Муаллифи «Таърихи Систон», ки ба зодгоҳи худ ифтихор дорад, фазилатҳои ин минтақаро зикр мекунад, ки муҳимтарини онҳо худкиро будани минтақа, озодидӯстии сокинони он, зиёд будани донишмандон дар Систон будааст. Муаллифи «Таърихи Систон» аз оташкадаву масҷидҳои маъруф ва хулқу атвори системиён низ ҳикоят мекунад, ки ин ахбор хеле муҳиманд. Дар асар аз зардуштиён, масҳиён ва собиқаи ҳузури буддиёну ҳиндуҳо низ ҳабар дода мешавад.

Нақши забони форсӣ дар сарзамини Систон хеле бузург буда, маҳз фармонравои системӣ Яъқуби Лайс нахустин шуда дастур дод, ки шоирони дарборӣ бо ин забон шеър сароянд¹. Б. Ғафуров Систонро дар баробари Ҳурросону Мовароуннаҳр яке аз муҳимтарин марказҳои ташаккули забони форсии нав дар асрҳои IX-X мешуморад². Дар «Таърихи Систон» оид ба маросимҳои ҷашнӣ сӯгвории системиён низ ишораҳо мавҷуд аст, ки аҳамияти онро ҳамчун сарчашма беназир гардондааст. Берунӣ қайд мекунад, ки дар гузашта (яъне то замони истилои араб) системиён моҳоро ба номҳои дигар (на мисли порсиён) меҳондаанд³. Сипас, ин донишманди гаронмоя номи 12 моҳи аҳолии Систонро зикр мекунад

Дар «Таърихи Систон» ба бâзе истилоҳу вожаҳое дучор меоем, ки баргирифта аз низоми девонсолориву дарбори асримиёнагии тоҷикон ҳастанд. Вазифаҳову машғулиятиҳо ва вожаҳои идориву низомие чун *амир, вазир, надим, муставфӣ, бундор, бистгонӣ, пайк, расул, вафд, поижса, дабир, аҳд, қозӣ, мазолим, арз, лашкарнавис, испаҳбад, талоя ва ғ.* Дар як маврид «Таърихи Систон» чандин вожаву истилоҳи молиётиро пас ҳам овардааст. «Ва девони хироҷ ӯ ниҳод ба Систон ва расми дабирон ӯ ҳуссоб ва ҷаҳбаз ва ҷобӣ ва муставфӣ ва мушрифону астварон ва ин ҳама ба тадбири Ҳасани Басрӣ кард»⁴.

Дар маҷмуъ, «Таърихи Систон» роҷеъ ба фарҳангу мардумшиносӣ ва низоми даргоҳу девонсолории асримиёнагии тоҷикон манбаи боэъти mod буда, монандии ахбори он бо ахбори сарчашмаҳои дигари хаттӣ гувоҳи дақиқ будани ин сарчашма мебошад.

¹ Таърихи Систон. –С. 209-210.

² Ғафуров Б. Тоҷикон. –С. 375-377, 380-381.

³ Берунӣ А. Осору-л-боқия. –Душанбе, 1990. –С. 64.

⁴ Таърихи Систон. –С. 92.

ХУЛОСА

Нигориши таърих аз ҷониби аҷдоди тоҷикон ба замонҳои хеле қабл расида, ба фармуди устод Рӯдакӣ тоҷикони нахустин донишу андарзу таҷрибаҳои андӯхтаи худро бар рӯйи сангҳо низ навиштаанд. Бар асоси ҳамин суннати дерини таърихнигорӣ буд, ки таърихнигории миллии мо дар тӯли таърих барҷой монду тадриҷан устувор гашт. Пас аз густариши дини ислом ва дар ихтиёри умуми мардум қарор гирифтани ҳатту савод ва дар саросари қаламрави Ҳурисону Мовароуннаҳр падид омадани ниҳодҳои омӯзишу парвариши фикрӣ илми таърих низ хеле инкишоф ёфт. Тоҷикон дар байни ҳалқои гуногуннажоди хилофати исломӣ бештар аз дигарон ба фарогирӣ илму дониш пардохта, дар асрҳои X-XII осори арзишманде дар илмҳои гуногун, аз ҷумла дар бахши таърих падид оварданд.

Дар сарзамини Эрон, Ҳурисон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои X-XII шуъбае аз таърихнигорӣ – таърихнигории маҳаллӣ падид омад. Омилҳои гуногун дар пайдо шудани чунин навъи таърихномаҳо таъсиргузор буда, яке аз онҳо сиёсати марказиятбахшии хилофати араб ва сулолаҳои маҳаллӣ дар давраи таҳқиқшаванда мебошад. Сабабу ангезаи дигари навиштани таърихҳои маҳаллӣ он будааст, ки дар гӯшаву канори империяи бузург вақте таърихномаҳои сулолавӣ ё умумӣ навишта мешуд, ба гузаштаи шаҳру вилояти хос хеле аҳамият дода намешуд ва таърихи он ҳамеша дар робита бо марказ сабт мегашт. Аз ин рӯ, донишмандони шаҳру навоҳии гуногун миён бар зада, таърихи шаҳру вилояти худро сабт мекарданд, ки дар таърихнигории миллии мо ҳодисаи бузургу фараҳбахш дониста мешавад. Сабаби сеюми нигориши таърихҳои маҳаллӣ талоши шоҳону волиёни шаҳру вилоят барои машҳур шудан будааст. [7-М].

«Таърихи Систон» сарчашмаи нотакрори таърихӣ ва адабӣ буда, байни асрҳои XI-XIV дар ҷонд марҳила аз ҷониби ҷонд муаллиф навишта шудааст. Аммо қисмати якуми он, хеле муфассал ва бо риояи суннати таърихнигорӣ-таълиф шуда, қисмати дувум ва, ҳусусан, охири асар муҳтасар омадааст. Ин асар сарнавишти бахше аз сарзамини Эрони қадим ва асримиёнагӣ ва мардуми онро баён карда, умумияти таърихи он бо минтақаҳои дигар ва вижагиҳои ин мулкро шарҳ додааст. Аҳбори ин асар ба муаррихон имкон медиҳад, ки дар қиёс бо сарчашмаҳои дигар баъзе санаҳои таърихиро дақиқнамоянд ва дар баъзе мавридҳо тиккаҳое аз таърихи умумии ҳалқи тоҷик комил карда шавад. То ин дам «Таърихи Систон» аз ҷониби бузургтарин муаррихони ватаниву ҳориҷӣ истифода гардида, дар қатори муҳимтарин сарчашмаҳои таърихӣ эътироф карда шудааст. [2-М].

Танҳо вучуди як қасидаи маъруфи «Модари май»-и асосгузори адабиёти форсии тоҷикӣ устод Рӯдакӣ дар шакли комили он аҳамияти «Таърихи Систон»-ро ҳамчун сарчашмаиベンазиру нотакрори адабӣ машҳур кардааст. Ин қасида, газашта аз ин ки порае аз эҷоди шоири

номдори моро, бештари осораш аз байн рафтаанд, боқӣ гузоштааст, инчунин, гӯшае аз ҳаводиси нимаи аввали асри X дар Хурасону Мовароуннаҳро бозсозӣ карда, робитаи дарбори Сосониён бо минтақаҳои Систон ва Райро дар як марҳилаи таърихӣ муайян мекунад.

Ҷуғрофияи таърихии Систон нишон медиҳад, ки иқлим, шароити табиӣ ва ҷуғрофии он дар ташаккули мардуми ин минтақа нақши муҳим гузоштааст. Агар дарёҳову обҳои фаровон дар бахшे аз қисматҳои он сабаби рушди системаи обёри гардад, дар бахшे дигар ривоҷ ёфтани системаи маснуии обёри муҷиби тараққии қишоварзӣ гардид. Ҳамлаи ҳамешагии регҳо аз як ҷониб, агар сабаби андӯҳтани таҷриба ва роҳҳои мубориза бо он гардад, аз ҷониби дигар, бод ба системиён осиёби бодиро ҳадя кард, ки дар асрҳои миёна яке аз вижагиҳои ин сарзамин шинохта шуда, бештари муаррихону ҷуғрофинависон онро таъкид карданд. [1-М].

Систон дар қатори Ҳоразм, Суғд, Боҳтар, Рай, Хурасон, Чоч, Фарғона ва дигар минтақаҳои таърихии Эрони кӯҳан аз замони хеле қадим маъруф буда, ёдгории Шаҳри Сӯҳта, ки дар натиҷаи ковишиҳои бостоншиносӣ ба даст омад, яке аз марказҳои қадимтарини сукунати инсонҳо будани онро таъйид мекунад. Асотири эронии марбут ба Пешдодиёну Каёниён ва силсилаҳои таърихии Ҳаҳоманишҳо, Ашкониён ва Сосониён ва дигарон дар сарзnavишти Систон ҷойгоҳи муҳим дошта, марди афсонавии системӣ- Рустам қаҳрамони тамоми мардуми эронинажод ба шумор меояд. «Таърихи Систон» бахше аз ин воқеаҳоро дар ҳуд ҷой додааст, ки бо аҳбори осори дигари ҳаттӣ ҳаммонанд аст. Ҳамчунон, пайванди амиқи Систон бо сарзаминҳои дигар ва ҳамсарнавишт будани системиён бо дигар аҷдоди ҳалқи тоҷикро собит месозад. [3-М].

Систон дар замони ҳуҷуми арабҳо даҳҳо маротиба мавриди ҳамлаву ғорат ва ҷафову ситамгарии истилогарон қарор гирифта, мардуми ин мулк сарзамини ҳудро қаҳрамонона ҳифз кардаанд. Дар ҳамин давра ҳамроҳ бо муҳочирони араб ақидаву мазҳабҳои исломӣ ба ин сарзамин роҳ меёбанд, ки дар давраҳои баъдӣ нақши муҳиммӣ дар ҳодисаҳои сиёсӣ мегузоранд. Сиёсати волиёни фиристодаи умавӣ ва аббосӣ бинобар аҳбори «Таърихи Систон», бештар бар пояи манфиатҷӯйӣ ва ҷамъоварии молиёт аз мардум бунёд гардида, амволу дории ин сарзамин борҳо аз ҷониби истилогарони аҷнабӣ ғорат шудааст. [9-М].

Систон дар замони ба истиқлол расидани Хурасону Мовароуннаҳр дар маркази воқеаҳои сиёсии хилофат қарор гирифта, нақши муҳим дар раванди истиқлолталаҳии умумии мардуми Эрону Осиёи Марказӣ гузоштааст. Силсилаи системасли Саффориён яке аз бузургтарин ифтихороти мардуми эронинажод буда, Яъқубу Амри саффорӣ барои пойдории истиқлоли сарзамини тоҷикон аз хилофати араб фидокорӣ кардаанд. Систон бар асоси маълумоти «Таърихи Систон» дар баробари меҳвари муқовимат ва бедории тоҷикон будан, яке аз марказҳои муҳим барои густариши забону адабиёти навини форсӣ гардидааст. Ғайр аз

қасидаи маъруфи устод Рӯдакӣ дар «Таърихи Систон» даҳҳо порчаҳои шеърӣ ба забонҳои арабӣ ва форсӣ мавҷуд аст, ки ба ҳодисай муайяни таърихӣ рабт дошта, омӯзиши ин ашъор аз нигоҳи таърихӣ низ аҳамияти муҳимми илмӣ дорад. [4-М];

Маълумот дар бораи Тоҳириён дар «Таърихи Систон», асосан, дар робитаи сиёсии ин хонадон бо ҳодисаҳои Систон инъикос гашта, сиёсатгузориҳои хилофати Аббосиён ва Тоҳириён сабаби эътиrozи мардум ва сар задани чанд ҷунбиши халқӣ мегардад. Тоҳириён бо ҷунбишҳои хориҷӣ ва айёрон дар Систон рӯ ба рӯ гашта, дар нигоҳ доштани ин сарзамин ҷандон муваффақ набудаанд. Муборизаи Тоҳириён барои фурӯ нишондани эътиrozҳои халқӣ саранҷом ба шикасти ин хонадон дар Систон ва аз саҳнаи сиёсӣ хориҷ гаштани он оварда расонд.

Сомониён, ки нисбат ба Тоҳириён дар сиёсати дохилии худ озодии бештар доштанд, барои дар итоат нигоҳ доштани Систон талоши зиёд кардаанд. Аммо сиёсати онҳо низ муваффақона набуд. Аз ин рӯ, минбаъд Сомониён бештар ба ҳондани хутба ва сикка дар Систон аҳамият дода, аз Систон фақат ҳадия дарёфт мекарданд ва хироҷи ин сарзамиро дар он ҷо боқӣ мегузоштанд. Муаллифи «Таърихи Систон» сиёсатҳои Тоҳириён ва Сомониён дар Систонро намеписандад ва коргuzорони ин ҳонадонҳо дар Систонро интиқод мекунад. Ин равишти интиқод кардан аз сиёсати ҳукумати марказии Ҳуресон хосси таърихнигории маҳаллӣ мебошад. [5-М].

Муаллифи «Таърихи Систон» ошокоро эътироф мекунад, ки яке аз нуктаҳои осебпазири Систон дар тамоми давраи мавҷудияти он шӯришҳо будааст. Аз ин рӯ, дар бораи даҳҳо шӯриши халқӣ маълумот додааст. Дар ягон сарчашмаи дигари таърихӣ (таърихи маҳаллӣ) ба андозаи «Таърихи Систон» чунин факту ракам дар бораи ҷунбишҳои мардумӣ дида намешавад. Ин асар танҳо ба зикри шӯришҳо басанда накарда, дар бораи сабабҳо ва натиҷаҳои баъзе шӯришҳо низ маълумот медиҳад. Баъзе аз шӯришҳоро муаллифи «Таърихи Систон» ҷонидорӣ карда, онро муқобила бо ситами бегонағон мешуморад, ки барои таърихи асримиёнагии мо ҳодисай камназир аст.

Ҳукумати турконро муаллифи «Таърихи Систон» бузургтарин мусибати мардум ва сарзамин худ мешуморад. Дар асар баъзе саҳифаҳои таърихи сиёсӣ ва иҷтимоии замони Фазнавиён ва Салҷуқиён баён гардидааст, ки дар сарчашмаҳои дигар дида намешавад. Муаллифи асар аз ғорату таҷовузи ғузҳо ва тааррузи фидоиёни исмоилӣ дар асри XII ба Систон низ ҳабар дода, омилони ин ҳамлаҳоро нафрин мекунад. [8-М].

«Таърихи Систон» сарчашмаи нодири таърихӣ роҷеъ ба масъалаи дину мазҳаби яке аз вилоятҳои муҳимми таърихии мо – тоҷикон, ба шумор меравад. Аҳбори ин асар дар ҳусуси таърихи асотирии халқҳои эронинажод аҳамияти муҳимми илмӣ дошта, умумият ва вижагиҳои музофотии ҷаҳонбинии мардумро инъикос мекунад. Ин сарчашма дар бораи баъзе урғу одатҳои мардум аҳбореро дар худ дорад, ки камтар

сарчашмаи таърихӣ ба он андоза маълумотро дар худ ҷой додааст. Китоб дар ҳусуси раванди мусулмоншавии аҳолии Систон ва дину маҳзаби аҳолии он дар асрҳои IX-XII маълумоти фаровон медиҳад. «Таърихи Систон», инчунин, раванди ба ҷараёни ҳориҷӣ гаравидани аҳолии Систон ва нақши он дар ҳаракатҳои зидди хилофатро хеле муфассал баён кардааст.

«Таърихи Систон» ҳанӯз ба таври бояд дар таърихнигории мо мавриди баррасӣ ва арзёбии илмӣқарор нагирифтааст. Омӯзиши васеи он имкон медиҳад, ки саҳифаи нав дар таърихи тоҷикон муайян карда шаванд.

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

1. Дар нақшаҳои таълимии ихтисосҳои гуманитарӣ ба омӯзиши фанни манбаъшиносии таърихи ҳалқи тоҷик таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир карда шуда, аҳбори «Таърихи Систон» ва манбаъҳои дигари таърихӣ ва адабӣ, ки бо забони модарии тоҷикон иншо шудаанд, дар ҷараёни дарсҳо муфассал омӯзонда шавад;

2. Бо такя бар аҳбори «Таърихи Систон» саҳифаҳои муҳимми таърихи муборизаи минтақаҳои тоҷикнишин, аз ҷумла Систон дар баробари истилогарони араб омӯхта шуда, дар ин замина, дастурҳои зарурӣ барои донишҷӯён ва таъриҳдӯстон таҳия карда шавад;

3. Дар асоси маълумоти «Таърихи Систон» ва дигар манбаъҳои таърихӣ раванди мусулмоншавии аҳолии Систон, ҳамчун қисме аз сарзамини таърихӣ ва маҳалли сукунати аҷдоди тоҷикон дар доираи барнома ва лоиҳаҳои маҳсус ба роҳ монда шавад;

4. Шӯришҳои ҳалқӣ, ки дар Систони асрҳои VIII-X рух додаанд, бо дигар ҷунбишҳои мардумии Хурросону Мовароуннаҳр иртибот дошт, ба таври васеъ омӯхта шудани онимкон медиҳад, ки саҳифаҳои норавшани таърихи иҷтимоии тоҷикон муайян карда шавад;

5. Омӯзиши робитаи давлатҳои марказии Хурросону Мовароуннаҳр (аз ҷумла Сомониён) бо Систон ва минтақаҳои дигар ва сабакҳои омӯзандай он бар пояи аҳбори «Таърихи Систон» ва сарчашмаҳои дигар барои устувор кардани поҳои давлати миллӣ аҳамияти маҳсус дорад;

6. «Таърихи Систон» аз ҷумлаи сарчашмаҳои муҳимми таърихӣ, мардумшиносӣ ва адабии форсӣ буда, омӯзиши васеи он дар шароити қунуни ҷаҳонишавӣ ва қоҳиш ёфтани арзишҳои миллӣ боиси баланд гаштани огоҳӣ ва руҳияи милливу ватандӯстии насли ҷавон дар шароити истиқтоли давлатии Тоҷикистон мегардад.

II. ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ:

1. Мақолаҳое, ки дар мачаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:

- [1-М].** Муллоҷонов, С.К., Садиров Ш.Ҷуғрофияи таърихии Систон дар асрҳои миёна [Матн] / С.К. Муллоҷонов, Ш.А. Садиров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Душанбе, 2019. – №10. С.117–122. ISSN 2074-1847
- [2-М].** Садиров, Ш.А. Таърихи Систон ва ҷойгоҳи он дар таъриҳ, фарҳанг ва адаби тоҷик [Матн] / Ш.А. Садиров // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. - Душанбе, 2019. – № 5(82). – С.280–283. ISSN 2219-5408
- [3-М].** Садиров, Ш.А. Тарихи Систон как источник по древней истории Систана [Матн] / Ш.А. Садиров // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. - Душанбе, 2021. – № 6(95). – С.308–311. ISSN 2219-5408.
- [4-М].** Садиров, Ш.А. Инъикоси баъзе паҳлӯҳои фаъолияти сиёсии Яқуб ибни Лайс бар асоси аҳбори «Таърихи Систон» [Матн] / Ш.А. Садиров // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. - Душанбе, 2022. – № 1(96) – С. 296-298. ISSN 2219-5408.

II. Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:

- [5-М].** Садиров, Ш.А. Систон дар замони Сомониён [Матн] / Ш.А. Садиров // Суннатҳои Сомониён ва таъсиргузории он дар фарҳангу тамаддуни мардумони Осиёи Марказӣ ва Шарқи Наздик. - Душанбе, 2020. – С. 172-182 (Систан в период правление Саманидов). –С. 172-182.
- [6-М].** Садиров, Ш.А. Муомилоти пулӣ дар замони Сомониён [Матн] / Ш.А. Садиров // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2021. №3(7). – С. 173-176.
- [7-М].** Садиров, Ш.А. Таърихи Бухоро»-и Абубакри Наршахӣ ҳамчун маъҳази таъриҳӣ [Матн] / Ш.А. Садиров // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2021. №4(8). – С. 143-145.
- [8-М].** Садиров, Ш.А. Муҳорибаи Дандонакон ва ташаккулёбии давлати Салчуқиён / Ш.А. Садиров // Мачмуаи мақолаҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ бахшида ба таҷлили 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи «Рушди илмҳои башардӯстӣ (гуманитарӣ) дар 30 соли истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Рашт, 2021. -С. 28-33.
- [9-М].** Садиров, Ш.А. История завоевания арабами Систана по материалам «История Систана» и других исторических источников [Матн] / Ш.А. Садиров // Материалы Международных научно-практических мероприятий Общество науки и Творчество. Апрель 2022 г. Сборник научных трудов «Наука в интерпритации современного образовательного процесса». – Казан, 2022. – С. 135-140.

**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. САДРИДДИНА АЙНИ**

на правах рукописи

УДК 9(575.3)

ББК 63.3 (2точик)

C-52

САДИРОВ ШАРАФДЖОН АХТАМОВИЧ

«ИСТОРИЯ СИСТАНА» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.09. – Историография, источниковедение и
методы исторических исследований

Душанбе, 2022

Работа выполнена на кафедре истории таджикского народа Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни

Научный руководитель: **Муллоджонов Сайфулло Кучакович** - доктор исторических наук, профессор кафедры древнего мира, средних веков и археологии Таджикского национального университета

Официальные оппоненты:

Аюбов Абдусалом - доктор исторических наук, зав. кафедрой всеобщей истории и религоведения Худжандского государственного университета им. академика Б.Гафурова
Шарифзода Абдували - кандидат исторических наук, зав. секторой истории науки и техники Института истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша Национальной Академии наук Таджикистана

Ведущая организация: **Бохтарский государственный университет им. Носири Хусрава**

Защита состоится 19 октября 2022 года в 13.30 часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-0245 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности при Таджикском национальном университете по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Таджикского национального университета (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17) и на официальном сайте Таджикского национального университета (<https://tnu.tj/>)

Автореферат разослан «__» _____ 2020 года.

**Ученый секретарь
Диссертационного совета,
доктор исторических наук**

Акрамова С.Х.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Таджикская историческая наука за последние тысячелетие, наряду с другими областями знаний, достигла значительных успехов. В числе изданных книг, посвященных событиям всеобщей истории и истории разных династий, местная история занимает достойное место, изучение которой имеет особое значение в воссоздании истории таджикского и других народов региона.

«История Бухары» Наршахи, «История Нишапура» Хакима Нишапури, «История Бейхак» Ибн Фундука, «История Герата» являются образцами этого наследия, а история таджиков без использования этих трудов была бы неполной. «История Систана» один из исторических трактатов, посвященный отдельным местностям, содержит важные сведения по политической, социальной и культурной истории таджиков. Следует отметить, что Систан, в связи с удобным географическим и стратегическим месторасположением, на протяжении истории сделал этот регион привлекательным, соединил друг с другом судьбы нескольких арийских народов, в том числе персов, тохарцев, согдийцев и индийцев. Эта важная историческая территория теперь разделена между Ираном и Афганистаном.

В «Истории Систана» представлены сведения об одном из важных историко – культурных регионов таджикского народа – Систане, который в источниках древнего времени называется Сакистан или Сагистан. Систан, где с древнейших времен жили арийские племена, сыграл решающую роль на всех этапах истории таджиков, начиная с древности, до распространения ислама и в средние века включительно.

«Истории Систана» содержит малоизвестные сведения по древней и средневековой истории таджикского народа и считается одним из основных источников по изучению истории, географии, этнографии и таджикской литературы. Большинство известных историков, исследовавших историю и культуру таджиков, такие как А.Ю. Якубовский, Б. Г. Гафуров, Сайд Нафиси, Э. Браун, К.Е. Босворт и др., использовали «Историю Систана» в качестве достоверного источника.

Несколько факторов стали причиной того, что «История Систана» была выбрана как исследовательская тема настоящей диссертации:

во-первых, «История Систана» представляет сведения об одном из важнейших частей исторической территории таджиков – Систане. В данной работе историческое прошлое Систана представлено как часть всеобщей истории иранских народов;

во-вторых, в данной работе история Систана, охватывающая такие важнейшие периоды, как падение государства Сасанидов, арабское завоевание, правление Саманидов в Хорасане и Систане, период правление тюркских династий и монгольского завоевания, рассматривается в неразрывной связи с историей других регионов. Эти сведения отражают

малоизученные страницы истории таджиков, их исследование способствует совершенствованию нашей истории;

в-третьих, наличие важной информации по вопросам культуры в «Истории Систана» имеет первостепенное значение для истории таджикского языка и литературы. В частности, в «Истории Систана» отмечается, что именно в период правления Саффаридов впервые стали слагать стихи на персидском (таджикском) языке, а также, что этот язык стал государственным языком при дворе правителей. Данный трактат является единственным источником, в котором полностью приведена касыда (ода) устода Рудаки - «Мать вина». В указанной работе приведены мифы и большое количество таджикского фольклора;

в-четвертых, в «Истории Систана» упоминаются события, которые не встречается ни в одном другом источнике. Также существующие в ней сведения позволяют сопоставлять их со сведениями других источников и сделать логические умозаключения, приближенные к реальности;

в-пятых, «История Систана» является уникальным источником по истории социального положения, в частности, по народным движениям. В ней приведены сведения о влиянии движения хариджизма в VIII-IX веках, а также о народном лидере Хамзе Озараке. Эти сведения не встречаются ни в одном другом источнике. «История Систана» сообщает о сборе налогов, харадже (подати) и других деяний представителей правительств, которые не содержатся ни в одном другом трактате;

в-шестых, «История Систана» занимает видное место в истории и литературе таджиков, поэтому ее многократно использовали широкие круги знатоков истории и литературы, тем не менее, этот трактат до сих пор не изучался в качестве отдельной научной диссертации. В Республике Таджикистан опубликовано мало исследовательских статей, посвященных данному сочинению.

Таким образом, учитывая значение «Истории Систана» в изучении истории таджикского народа, возникла необходимость изучения наследия наших предков с целью их использования для повышения национального самосознания. Принимая во внимание тот факт, что до сих пор этот труд не был изучен в виде диссертации, мы выбрали данную тему в качестве научного исследования.

Степень изученности темы. Ученые разных стран посвятили свои исследования трактату «История Систана» и его месту в истории персоязычных народов. Эти исследования мы условно разделили на четыре группы.

В первую группу мы включили труды европейских ученых, среди которых Э. Денисона Росса можно назвать первым исследователем «Истории Систана». Он исследовал касыду Рудаки «Мать вина», дождевшую до нас благодаря трактату «Истории Систана». Э. Денисон Росс опубликовал английский перевод этой касыды.¹ Эдмонд Босворт в книге «История

¹Маликушшуаро Бахор. Сабкшиноси. –Техрон, 1382. -С 44-50.

Систана: от прихода арабов до восшествия Саффаридов» подчеркивает, что ни одна другая работа не является столь полезной в восстановлении ряда важных исторических периодов¹. Также в других работах Э. Босворта часто подчеркивается важность «Истории Систана».²

Бертран Шпuler в своей известной работе - «История Ирана в первых двух веках распространения ислама», описывая события первых двух веков арабского халифата, в том числе междуусобные войны между арабами и распространения ислама в Иране, дает сведения о движении хариджизма. Одним из главных источников его работы является «История Систана».³

Британский ученый А. Лэмбтон издал несколько работ по средневековой истории Ирана, которые признаны в иранистике. Ученый, исследуя в основном мусульманский период в истории Ирана, в частности, затрагивая проблемы земледелия в Систане и роли указанного региона в средние века, многократно обращается к сведениям «Истории Систана»⁴.

В двух исследованиях ученых Кембриджского университета «История ислама» и «История Ирана»⁵ рассматриваются теоретические и практические вопросы распространения ислама и реакция народов Ирана и Центральной Азии на этот процесс. Обе работы написаны специалистами в этой области. Также в трудах таких ученых, как Э. Браун, Г. Ле Стрендж, Р. Фрай, Ф. Офис, Я. Рипка⁶ исследованы многие вопросы, связанные с политикой, экономикой и культурой арабского халифата, в том числе, формирование исламской культуры таджиков.

Особое значение имеет исследование Г. Ле Стренджа, который подробно описал историческую географию Систана. В трудах европейских ученых, несмотря на их глубину и фундаментальность, в ряде случаев наблюдается неприязнь к исламской религии и мусульманам и мы учили этот фактор в процессе работы над диссертацией.

Во вторую группу вошли исследования российских и советских ученых.

Академик Бартольд В.В. в своих исследованиях уделил особое внимание различным вопросам, включая средневековую историю и историческую географию региона. Описывая территории исторического

¹Босворт К.Э. Таърихи Систон» (аз омадани тозиён то баромадани Саффориён). Тарчумай Хасани Ануша. Техрон, Амири Кабир, 1377. -302 с.

² Bosworth C. E. The Chaznavids their empire in Afganistan and Esatern Iran 994-1040. - Edinbirgh, 1963.

³ Шпuler Б. Таърихи Эрон дар ду карни нахустини исломи. Тарчумай Чаводи Фалотурӣ. -Техрон, 1386.

⁴Лэмбтон А. Сайре дар таърихи Эронбайд аз ислом. Тарчумай Я. Ожанд. -Тегеран, 1363; Лэмбтон А. Тадаввул ва тахаввул дар таърихи миёнаи Эрон. -Техрон, 1370.

⁵ Таърихи ислом. Пажухиши Донишгоҳи Кембриҷ. Тарчумай А. Ором. Техрон, 1386; Таърихи Эрон. Аз сукути Сосониён до баромадани Салчукиён. Пажухиши Донишгоҳи Кембриҷ.Ч. IV. Зери назари Р.Фрай. Тарчумай X. Ан=ша. -Техрон, 1381

⁶Браун Э. Тарих-и адабии Эрон. Тарчумай Солех. Техрон, 1358; Ле Стренч. Чуфрофиёи таърихии сарзаминҳои хилофати шарқӣ. Тарчумай Махмуд Ирфон. -Техрон, 1367; Фрай Р.Н. Наследие Ирана. Перевод с англ. В.А Лившица и Е.В.Зеймаля. -М., Наука, 1972; Дафтари Ф. Традиции исмаилизма: Сб. статей. Пер. с англ. З.Оджиевой. М., «Ладомир», 2006; Рипка Ян. История персидской и таджикской литературы. Перевод с чешского. Редактор и автор предисловия И.С.Брагинский. -М., Прогресс, 1970.

Ирана, он также подробно рассматривает историческую географию Систана¹. В.В. Бартольд неоднократно упоминал о важности положения Систана в событиях, которые происходили в IX-XII вв. Ученый был убежден, что территория Систана в прошлом была обширной и важной, но в 1872 году была разделена между Ираном и Афганистаном. Коренные народы Систана, согласно выводам В.В. Бартольда и ряда европейских исследователей, являются «самыми истинными арийцами», которые сохранили язык и традиции времени Ахеменидов.

Известный русский лингвист Л.П. Смирнова в 1965 году защитила кандидатскую диссертацию², посвященную языку трактата «История Систана». В 1974 году она перевела и опубликовала свою монографию на русском языке³. Русский перевод сопровождается целями приложениями, комментариями⁴. Перевод «Истории Систана» на русский язык осуществлен на основе копии, подготовленной М. Бахаром. В ряде других работ иногда упоминается история и культура Систана, которые также нами использованы.

Ряд ученых, наряду с другими регионами, уделяют внимание Систану и его местоположению. Эти сведения также использованы в настоящей диссертации. В частности, в исследованиях периода Сельджукидов историком С. Агаджановым Систану уделено особое место⁵. Монография Т. Кадырова дает сведения о народных восстаниях, в том числе о движениях, оказавших влияние на Систан и другие регионы. При этом, ученый использовал также «Историю Систана»⁶.

В третью группу мы включили работы иранских и афганских исследователей. Изучение «Истории Систана» началось после того, как в 1881-1885 годах были опубликованы отрывки из трактата в газете «Иран». Но в связи с тем, что в трактате были размещены стихи, содержащие литературоведческий характер, они привлекли внимание ученых-филологов. В 1896 году Мирзо Абдулазимхан Гургани написал статью под названием «Старейшая персидская поэзия», и тем самым косвенно начал изучение данной работы⁷.

¹ Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. //Соч.: В.9. т. - М. ИВЛ, 1963. Т.1.; Ҳамон муаллиф: Арабское завоевание и Туркестан при Саманидах. //Сочинения. Т.II. Часть 1. -М., ИВЛ, 1963. -С. 118-126; Ҳамон муаллиф:. Историко-географический обзор Ирана. //Соч. Т. VII. М., 1971.- С.83-101.

² Смирнова Л.П. Язык «Та'рих-и Систан» (грамматика, лексика). Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата филологических наук. -Л., 1965.

³ «Та'рих-и Систан» (История Систана). Перев., введ. и comment. Л.П. Смирновой. -М., 1974.

⁴ Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. -Л. 1966; Пигулевский Н.В., Якубовский А.Ю. и др. История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века. Л., изд. Ленингр. ун-та, 1958.

⁵ Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX- XIII вв, Ашхабат: Илым, 1969.Сайдбаев Т.С. Ислам и общество. Опыт историко-социологического исследования. М.,1978; Муминов А К. Роль и место ханафитских 'улама в жизни городов Центрального Мавераннахра (II-VII | VIII-XIII вв.). Авт. дисс. на соискание ученой степени доктора исторических наук. -Ташкент, 2003.

⁶ Кадырова Т. Из истории крестьянских движений в Мавераннахре и Хорасане в VIII – начале IXв. - Ташкент, «Наука», 1965.

⁷ История Систана. -М., 1974. -С. 14-15.

Важнейшим исследованием «Истории Систана» является издание работы с критическими комментариями исследователей. Это издание стало возможным благодаря усилиям известного иранского ученого и поэта Малек аш-Шуара Бахара.¹ М. Бахар проделал большую текстологическую работу, значение которой до сих пор не утрачено. Он также в своей известной работе «Сабк-шенаси (Познание стилистики)», касаясь содержания, языка и стиля изложения «Истории Систана»², указывает на время создания трактата и предполагает, что у данного произведения имелось несколько авторов.

Эрадж Афшар Систани написал важное и ценное произведение, которое известно среди ученых как «Систан-наме»³. В начале книги он отмечает, что посвящает свою книгу «благородному и добронравному народу Систана». Эта работа, безусловно, является самым полным произведением по истории, географии и этнографии Систана. Следует отметить, что также изданы статьи, посвященные вопросам лингвистики, иранской идентичности, морфологии и синтаксису «Истории Систана»⁴.

В четвертую группу мы включили статьи, опубликованные в Таджикистане. В советское время и в эпоху независимости в Таджикистане не проводилось отдельно значимого исследования по «Истории Систана». В книге академика Б. Гафурова, считающейся важнейшим трудом по отечественной историографии, в нескольких местах указывается на судьбу Систана и его роли в формировании истории таджикского народа и новоперсидского языка⁵. В Таджикской Советской Энциклопедии «Истории Систана» посвящена краткая статья У. Тоирова⁶. Во втором и третьем томе «Истории таджикского народа», касающиеся территории Систана и его роли в формировании таджикского народа, указанный трактат представлен как один из важнейших источников по изучению истории периода Саффаридов⁷.

Таджикский историк С. Муллоджонов в нескольких своих статьях дает сведения относительно источниковедческого значения «Истории Систана» и его места в истории таджикского народа и таджикской литературы. В своей монографии исследователь в большинстве случаев называет сведения из «Истории Систана» точными и важными⁸.

¹ Таърихи Систон. Ба тасхехи Маликушшуаро Баҳор. –Техрон, 1366.

² Баҳор Маликушшуаро. Сабкшиносӣ. Техрон, 1337. -Ч. 2. -468 с.

³ Эраҷ Афшори Систони. Систоннома. Техрон, 1369. Чилди 1. 750 с.

⁴ Умулбанин Ш., Сафарӣ Ф.Н. Раҳёфтҳои ҳувияти сарзаминиӣ ва динӣ дар китоби «Таърихи Систон» // Мачаллаи пажӯҳишҳои таърихи Эрон ва ислом. 1398. № 24. -С. 131-158.

⁵ Гафуров Б.Ф. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва нав. Душанбе, 2008. -С. 312-330.

⁶ У. Тоиров. «Таърихи Систон» // Энциклопедияи советии тоҷик. Чилди 7. Душанбе, 1987. -С.296.

⁷ История таджикского народа. Эпоха формирования таджикского народа. Том II.- Душанбе,1999. - С.18, 325-332; История таджикского народа (XI-XIV вв) . Том III.- Душанбе, 2013. -С. 61-65.

⁸ Муллоджонов С. «Таърихи Систан» и духовная наследие иранских народов // Культурное наследие – источник изучения истории, культурного и духовного возрождения мира. -Ашхабад, 2008. -С. 145-146; Муллоҷонов С. Таърихи Систон» ва авзои сиёсиву мазҳабии асрҳои IX-XI милодӣ // Паёми До нишгоҳи миллий. 2010. (нашри маҳсус). -С. 197-201; Ҳамон муаллиф: «Таърихи Систон» //«Донишномаи Рӯдакӣ». Душанбе, 2018. Чилди III. -С. 55-57; Его же: Чуғрофияи таърихии Систон дар асрҳои миёна // Паёми До нишгоҳи миллий №10, 2019. Кисми 1. -С. 117-122 (в соавт. Садиров Ш.); Ҳамон муаллиф: «Таърихи Масъудӣ»-и Абулғазли Байҳақӣ. Муруре перомуни соҳтори идорӣ ва русуми давлатдории Фазнавиён. -Душанбе, 2013.

Автором диссертации также опубликовано несколько научных статей в журналах и сборниках, касающихся значения «Истории Систана» и ценных сведений, имеющихся в ней¹. Недавно таджикский ученый Шахбози Рустамшо издал свою монографию «Словарь Истории Систана», предназначеннной для специалистов в области языкознания².

Изучение и критическое исследование выше перечисленных работ, знакомство с историей таджикского народа, консультации с ведущими отечественными учеными дали возможность сделать вывод, что несмотря на ряд публикаций, к настоящему времени «История Систана» не была объектом научного исследования. Данная ситуация побудила нас к исследованию этого важного исторического источника наших предков в рамках кандидатской диссертации.

Связь диссертации с программами (проектами), научной темой. Диссертация написана в рамках реализации перспективного научно-исследовательского плана кафедры истории таджикского народа Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни на 2019-2022 гг.

Общая характеристика исследования

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является изучение «Истории Систана» - одного из важнейших источников по истории таджикского народа и некоторых других народов Ирана и Центральной Азии. Для достижения этой цели автор поставил перед собой решение следующих задач:

- определение причин и предпосылок возникновения местной историографии в средние века;
- изучение «Истории Систана» в качестве важного исторического источника, определение его места;
- определение содержания, смысла и структуры «Истории Систана»;
- конкретизация оригинальных источников «Истории Систана»;
- изучение исторической географии Систана на основе сведений «Истории Систана»;
- определение политики таджикских государств -Тахиридов, Саффаридов и Саманидов в отношении Систана и его народа;
- изучение судьбы Систана в составе Аббасидского, Газневидского и Сельджукского государств;
- определение народных движений и их результатов на основе сведений «Истории Систана», сравнение этих сведений с другими историческими источниками;
- определение важных исторических событий на основе их сопоставления со сведениями других источников;

¹ Садиров Ш. «Таърихи Систон» ва ҷойгоҳи он дар таъриҳ, фарҳанг ва адаби тоҷик // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. 2019. №5 (82). С. 280-283.

² Шахбози Рустамшо. Фарҳанги «Таърихи Систон». –Душанбе, «Матбаа», 2021.

- изучение «Истории Систана», как редкого источника о таджикском языке, литературе, религии, традиций и культуре;.

Объектом диссертационного исследования является изучение трактата «История Систана», как редкого, бесценного исторического источника.

Предметом диссертационного исследования является изучение «Истории Систана», как уникального исторического источника, его значения в контексте истории таджиков и других народов региона.

Хронологические рамки диссертации начинаются с древней истории и заканчиваются XIV веком. Это связано с тем, что изучаемый нами источник – «История Систана» – отражает историю Систана с древнейших времен и содержит в себе образцы устной истории, фольклора и истории событий VII- XIV веков. Сведения, приведенные в ней, сопоставлены с другими источниками.

Географические рамки исследования охватывают в основном исторический Систан, который был одним из важнейших исторических территорий в судьбе таджиков. В связи с тесными связями с другими историческими регионами, его зависимости от политики своего времени, в диссертации изложены также события, которые происходили за пределами Систана. Например, отражены события, связанные с Систаном, но произошедшие на территории Древнего Ирана, Арабского халифата, Хорасана и Мавераннахра.

Источниковедческая база исследования. Данная диссертация написана на основе сведений «Истории Систана». Для сравнения нами использованы десятки других исторических источников, важнейшими из которых являются «Футуху-л-булдан» Балазури, «Таъриху-р-русл ва-л мулук» Абужафара Мухаммада ибн Джарир ат-Табари, «Таджорибу-л-умам» Абуали Ахмада Мискавейх, «История Бухары» Абубакра Наршахи, «Шахнаме» Абулкасыма Фирдавси, «Шахнаме» Абумансура Саолиби, «История Масуда» Абульфазла Бейхаки, «аль-Фехрист» Ибн Надима, «Осор-ул-бакия» Абурайхана Бируни, «Сияват-наме» Низамульмулка, «Перевод история Ямини» Джурдфадкани», «Кабус-наме» Унсур ал-Маали Кейкавуса, «История Бейхак» Ибн Фундука», «ал-Камил» Ибн Асира.

Также для определения названий некоторых городов, сел и месторасположения регионов Систана нами использованы авторитетные географические труды, в том числе «Ахсану-т-такосим фи маърифат ал-аколим» Мухаммада Макдиси, «Масалик ва-л-мамалик» Ибн Хордадбеха, «Худуду-л-алам», «Сурату-л-арз» Ибн Хаукала, «Асар-ал-билад ва ахбар ал-ибад» Закария Казвини.

Для изучения средневековой истории источником послужила всемирно известная таджикская литература, потому что во многих случаях климатические и природные условия и социально-политическое положение наиболее полно отражаются именно в творчестве поэтов и писателей. Эти сведения не встречаются даже в исторических источниках. В этой связи, при

написании диссертации, были использованы произведения Васифа Сагзи, Рудаки, Унсури, Фаррухи Систани, Насира Хусрава и др. Относительно средневекового периода нашей истории также следует иметь в виду особенность того, что большинство исторических и литературных произведений были сочинены по приказу царей, правителей, политиков и государственных деятелей.

Другая особенность средневековых источников заключается в том, что авторы часто старались поддержать действия официальных властей или признать правильным их военные компании. Так, Балазури в своей книге иранцев и жителей Средней Азии, в том числе систанских борцов, называет «неверными», а арабских завоевателей и грабителей объявляет мусульманами, и с удовольствием описывает их дела. Автор «Истории Систана» старался больше сообщать о добрых делах и достоинствах жителей Систана. В этом трактате отражено много позитива к Саффаридаам, чьей родиной был Систан. Но, в то же время, все другие династии представлены как захватчики и грабители. Исходя из этих соображений, а также критически относясь к подобным трудам, мы анализируем их с научной точки зрения и на этой основе делаем необходимые выводы.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в таджикской историографии подвергнут научному анализу важный исторический источник – «История Систана» и, на его основе, исследованы некоторые страницы истории таджикского народа. Наряду с этим, к элементам новизны исследования можно отнести следующие основополагающие положения:

- изучены предпосылки возникновения местной историографии таджиков и основные характеристики местной историографии;
- «История Систана» анализируется как исторический источник, оценивается ее место в качестве важного исторического и культурного источника;
- исследовано основное содержание, смысл и структура «Истории Систана»;
- определены первоисточники «Истории Систана»;
- определена историческая география Систана на основе сведений средневековых источников, проведен сопоставительный анализ сведений «Истории Систана» с другими историческими источниками;
- изучена политика таджикских государств – Тахиридов, Саффаридов и Саманидов в отношении Систана и его жителей;
- исследована судьба Систана и его жителей в составе аббасидского, газневидского и сельджукского государств;
- изучены народные движения Систана и их результаты на основе сведений «Истории Систана» в сопоставлении с другими источниками;
- изучена роль «Истории Систана» как уникального источника по таджикскому языку, литературе, религии, традиций и культуры.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Развитие некоторых важных политических городов и провинций, их превращение в культурные и цивилизационные центры, усиление

центробежных тенденций в некоторых регионах, пропаганда авторов некоторыми правителями городов и областей, возникновение патриотических чувств и гордости были важнейшими факторами при написании местных исторических трактатов среди таджиков. X-XII века были периодом расцвета в деле написания местных историй, некоторые важные города и провинции Хорасана и Мавераннахра стали обладателями таких исторических трактатов.

2. Среди работ, посвященных местным историям, особое место занимает «История Систана». Автор и точное время написания указанного трактата неизвестны, но анализ стиля и методов изложения привели ученых к выводу, что работа написана между XI-XIV веками. В данном трактате изложена судьба одной из старейших и важнейших провинций древнего и средневекового Ирана – Систана и его жителей. Изложена общность его истории с другими регионами, а также особенности этого региона. Сведения «Истории Систана» позволяют историкам сопоставить их со сведениями других источников, уточнить некоторые исторические даты, а в некоторых случаях даже восполнять пробелы в истории таджикского народа. Указанный трактат использован крупнейшими отечественными и зарубежными историками и признан одним из важнейших исторических источников.

3. «История Систана» является также важным источником по исторической географии Систана и некоторых других соседних регионов. В ней изложены географические, исторические и этнографические особенности определенного региона. В то же время, сведения этого источника показывают, что в древности и в средние века у населения Систана было много общего с другими ираноязычными народами.

4. Трактат «История Систана» является очень ценным источником по истории захвата Систана арабскими завоевателями. Сведения, изложенные в нем, позволяют нам ознакомиться с некоторыми подробностями захвата Систана, борьбой систанцев против захватчиков, а также с процессом исламизации региона.

5. В «Истории Систана» имеются ценные сведения о политике Тахиридов в Систане в эпоху пробуждения жителей Хорасана и Мавераннахра. В ходе борьбы систанцев за освобождение от аббасидского халифата область превращается в главный центр сопротивления, в итоге это привело к полной независимости Хорасана и Мавераннахра.

6. Освободительная борьба жителей Систана под предводительством Якуба Лайса подробно описана в «Истории Систана». Этот исторический источник с гордостью рассказывает о Саффаридах и их подвигах. «История Систана» считает Саффаридов спасителями Систана от гнета арабских правителей, а Якуба и Амра Саффари упоминает с огромным уважением, как о героях, беззаветно преданных Отчизне. Период правления этой династии, исследуемый источник называет «золотым веком» Систана.

7. Систан занимал важное место во внутренней политике Саманидов, и сведения изложенные в «Истории Систана» имеют особое значение по этому вопросу. Отношение Саманидского двора к Систану не всегда было одинаковым, в указанном трактате отражены его взлеты и падения с точки зрения провинциального историка. Сведения, изложенные в «Истории Систана» проясняют и дополняют многие темные страницы периода правления Саманидов. Автор «Истории Систана» считает, что период правления тюркских династий газневидов и сельджуков для жителей Систана было временем бедствий и неимоверных страданий.

8. Автор «Истории Систана» уделяет особое внимание народным движениям и вооруженным восстаниям, происходившим на территории Систана, и считает его одним из наиболее уязвимых мест в этом регионе. В отличие от большинства историков того периода, рассматривавших повстанцев как преступников и возмутителей спокойствия, автор «Истории Систана» считает Хамзу Озарака – предводителя народного движения в Систане (798-828 гг.) – представителем населения Систана, которое боролось против гнета аббасидских правителей и их несправедливой налоговой политики. Такое отношение к народным движениям выделяет «Историю Систана» в традиционной персидско-таджикской истории.

9. «История Систана» – уникальный источник по социальному положению ираноязычных народов. В ней много сведений о древней мифологии, доисламских религиях и традициях, процессе исламизации населения, формировании новоперсидского языка и литературы в IX-X веках. Кроме множества сведений о таджикской культуре, сам язык «Истории Систана» является живым примером истории и развития персидского-таджикского языка.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Диссертация имеет теоретическое и практическое значение и является результатом исследования автора на протяжении последних 5-ти лет. Материалы диссертации могут использоваться не только историками, филологами, но и этнографами и культурологами.

Степень достоверности результатов. Диссертация написана на основе одного из важнейших письменных источников – «Истории Систана», известного среди востоковедов, но менее изученного в Таджикистане. Также автор использовал данные других письменных источников и научную литературу, посвященной данной теме.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по научному направлению 07.00.09. – Историография, источниковедение и методы исторических исследований.

Личный вклад соискателя ученой степени в исследования. По теме диссертации автор опубликовал 4 научные статьи в рецензируемых научных журналах Высшей Аттестационной комиссии при Президенте Республики

Таджикистан. Основные положения диссертации представлены в виде докладов на различных республиканских и международных научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на международной конференции «Традиции Саманидов и их влияние на культуру и цивилизацию народов Центральной Азии и Ближнего Востока» (15 апреля 2000 года, Национальный университет Таджикистана, Душанбе), «Развитие гуманитарных наук в 30 лет государственной независимости Республики Таджикистан» (Рашт, 07 сентября соли 2021), «Общество. Наука и талант» (22 апреля 2022 года, Российская Федерация, Казань) и др.

Апробация диссертации. Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета Таджикского педагогического университета им. Садриддина Айни (протокол №12/4,7 от 29 июня 2019 г.). Результаты диссертации обсуждены на заседаниях кафедры истории таджикского народа (протокол №,14 от 27 апреля 2022 г.) и Ученого совета исторического факультета указанного университета (протокол №,10 от 04.05. 2022 г.) и как завершенная научная работа, представлена к защите для получения степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09. – Историография и методы исторических исследований в Диссертационный совет 6D.KOA-024 Национального университета Таджикистана.

Публикации по теме диссертации. Соискатель ученой степени по теме диссертации опубликовал 9 статьи, в том числе 4 статьи в рецензируемых журналах Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих из восьми разделов, заключения, рекомендаций и списка использованных источников и литературы в объеме 172 стр.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Первая глава диссертации «Общие сведения об «Истории Систана» состоит из трех параграфов. **В первом параграфе** - «Историографические традиции таджикского народа и их значение в исторической науке на примере «Истории Систана» отмечается, что таджики в прошлом создавали ценное историческое наследие, которое освещает не только историю таджикского народа, но и прошлое различных народов мира. Наряду с историческими трудами общего характера, таких, как «Тарих ар русули ва-л-мулук» ат-Табари, «ал-Камил фи-т-тарих» Ибн Асира и многотомных трактатов «Тарих-и Бейхак» и «Рохат-ус-судур» Ибн Рованди появился и развивался еще один вид – местная история. Ученые называют несколько предпосылок и мотивов, которые оказывали влияние на написание местной истории, наиболее важными из которых являются:

1.Развитие некоторых городов и их превращение в политические и культурные центры; 2. Возникновение чувства город-отечество, появление гордости среди жителей городов и регионов; 3. Пропаганда авторов некоторыми правителями городов и областей; 4. Обострение центробежных

тенденций и усиление сепаратизма в некоторых регионах и попытки создания отдельного государства; 5. Сложности в написании исторических трудов общего характера по причине обширности территории мусульманских государств.

По структуре, содержанию и цели написания трактаты по местным историям отличаются друг от друга. Иранский ученый М. Ноджи утверждает, что в эпоху Саманидов появилось много местных историй, написанных в основном мухаддисами (комментаторами хадисов)¹. X-XIII века – пик расцвета в написании местных истории. Появляются труды, посвященные большому количеству городов и провинций Ирана, Хорасана и Мавераннахра. Некоторые из них не дошли до наших дней.

Важнейшими книгами истории местного масштаба являются «История Бухары» Абубакра Наршахи (X век), «История Нишапура» Хокими Нишапури (XI век), «Фарс-наме» Ибн Балхи (XII век), «История Герата» Сайфии Хирави (XIII век), «История Бейхак» Ибн Фундука (XII век), и «История Табаристана» Ибн Исфандияра (XIII век).

«История Систана» имеет особый статус среди трактатов, посвященных историям местного масштаба. В связи с важным стратегическим положением и местом Систана в событиях VIII-XIV веков, исторический труд, относящийся к этой области, приобрел особую значимость. В 1935 году усилиями Малик уш-Шуара Бахара, «История Систана» впервые была опубликована, и за короткое время стала популярной среди историков и востоковедов. Автор этого трактата неизвестен. Историки и лингвисты, изучившие стиль указанного трактата, предполагают, что он написан двумя или тремя авторами между 445 по 725 годами хиджры (1054-1325 нашей эры). «История Систана» состоит из двух разделов. Первый раздел – красивый с точки зрения языка и изложения, продолжается до начала сельджукского времени. Второй раздел работы начинается с 455 г. хиджры (1063 г. н.э.) и продолжается до 725 г. хиджры (1325 г.). С точки зрения М. Бахара, стиль изложения второго раздела является синтезом XI-XIII веков².

«История Систана» написана на основе авторитетных источников и в ней упоминаются некоторые из них. Некоторые из этих источников утеряны, но «История Систана» вобрала в себе сведения о них, поэтому ее значение еще больше возросло. Автор «Истории Систана» не беспристрастен в изложении истории. Процветание Систана, удовлетворенность жизнью его народа являются важнейшими критериями. Те, кто соответствовал этим критериям, спаслись от острого языка автора, все остальные, в том числе, правители Халифата и посланцы хорасанских эмиров резко критируются.

Таким образом, развитие местной истории – это своего рода протест против центристской политики правящих династий. Кроме того, развитие местной истории – это приданье гордости определенным городам и районам,

¹Ноҷӣ М. Фарҳангӯ тамаддуни ислом дар қаламрави Сомониён. Душанбе, 2011. –С. 1093.

² Таърихи Систон. С. 12.

излагая их прошлое, авторы, в основном происходившие из тех мест, считали достойным внимания изложение собственной судьбы и судьбы своих собратьев. «История Систана» способствует уточнению важных дат средневековой истории таджикского народа. Существование такой книги, как «История Систана» позволяет нам, наряду с историческими трактатами, сочиненными в центре государства, ознакомиться также и со взглядами и позицией провинциальных историков, что является редкостью в отечественной историографии.

Второй раздел первой главы называется «Отражение политической, экономической и исторической географии Систана в «Истории Систана». «История Систана» с географической точки зрения – ценная работа, в ней описывается расположение многих городов, сел и регионов Хорасана, Мавераннахра и самые точные географические сведения в этой работе те, которые посвящены историческим границам Систана. Сведения, приведенные в «Истории Систана», это более точные сведения в сравнении с известными географическими трудами IX-X веков. В «Истории Систана» и других географических трудах важнейшим водным источником Систана называют реку Хильманд (Хирманд). Самыми важными городами и селами Систана в средние века являлись Заранг, Кас, Нах, Так, Карнин, Хош, Фара, Джара, Буст, Равдон, Сарвон, Саликан, Багнин, Даргаш, Тал, Башланг, Банжджвой, Кухак, Гарма, Каср, Сиви, Исфанджой, Джомон и Довар.

Автор «Истории Систана» отмечал, что «процветание Систана зависит от наличия там трех заграждений: речной плотины, щитов против наступлений песков, заграждений против набега мятежников¹». Жители Систана имели опыт борьбы со стихийными бедствиями, в том числе с «нападением песка». Историки также подтверждают, что сильные и постоянные ветры стали причиной того, что систанцы научились строить ветряные мельницы для изготовления муки из пшеницы. Историк Масуди, посетивший Систан в 947 году², пишет о многих ветряных мельницах, которые имелись здесь. Макдиси также в конце X века пишет, что ветряные мельницы Систана являются одними из чудес света³.

Для теплого климата Систана выпадение снега не было характерным явлением. О таком редком событии автор «Истории Систана» сообщает с удивлением. В этой связи он пишет, что «в 1013 году в Систане выпал глубокий снег, в результате многие деревья, финиковые пальмы и посевы померзли, а дома от снега разрушились»⁴. Климат и природа Систана обеспечили возможность разведения и развития различных диких и домашних животных. По данным источников, здесь имелись разные виды животных и птиц. Бейхаки, пишет, что когда в 1002 году Махмуд захватил Систан, «он вывез с собой сто тридцать самцов и самок павлина»⁵. Так как

¹ Таърихи Систон. –С. 360,365; История Систана. –С. 338, 342.

²Масъуди Али ибн Хусайн. Муруджу-з-захаб ва маодину-л-джавхар. –С. 324.

³Макдиси М. Аксану-т-такасим фи маърифати-л акалим. –С. 488.

⁴ Таърихи Систон. –С.

⁵ Таърихи Байхаки. –С. 159.

Систан был окружен со всех сторон пустыней, здесь было много змей. Масуди называет Заранг «центром змей»¹. Недаром Абдурахман, арабский правитель Систана, издал указ, согласно которому убийство ежей запрещалось, так как они охотились на змей².

Историки и географы Систан называли процветающей и благодатной провинцией, а его жителей называли «богатыми людьми».³ Население города Карнака в провинции Систан славились текстильным ремеслом⁴. Самым важным городом Систана в средние века считалась его столица Заранг. Имя Заранга было стерто со страниц истории после кровавого нападения Тимура в 1393 г. Войско Тимура из-за сопротивления местных жителей в Заранге осуществило геноцид.

Таким образом, «История Систана» дает информацию об исторической географии, климатических и природных условиях Систана, а также о некоторых соседних территориях и дополняют сведения других географических и исторических произведений.

Вторая глава диссертации «Отражение древней и средневековой истории в «Истории Систана», состоит из четырех параграфов.

Первый параграф – «Древняя история таджиков на основе сведений «Истории Систана», посвящен отражению древней истории таджиков. В этой части диссертации отмечается, что Систан издревле является колыбелью цивилизации арийских народов. Найденные древние памятники восходят к каменному веку. Утверждение автора «Истории Систана» о том, что место его рождения является одним из самых древнейших центров человеческой цивилизации, подтверждает древний памятник под названием «Шахри Сухта» («Сгоревший город»). Этот памятник открыт в 30 км. от города Мухаммедабад в иранском Систане. Его значимость подтверждает тот факт, что ЮНЕСКО внес этот памятник в список всемирного наследия в 2014 году.

Отмечено, что территория Систана в древности называлась Зарангом, а до захвата города саками, называлась Зарангом или Дрангианой. В петроглифах Дария Великого упоминаются саки, которые были жителями Систана и название Систан (Сакистан) происходит оттуда. Балами использует арабизированную версию – «Сиджистан», но он также иногда использует название «Сакистан». Топонимика «Сакистан» свидетельствует о том, что в X веке древнее название этого региона было еще в обиходе среди ученых⁵. Академик Б. Гафуров в споре о том, к какому региону ближе авестийский язык, принял теорию о создании более поздних текстов Авесты в Систане⁶. Следовательно, на основе этой теории Систан является одним из важных центров формирования общего языка ираноязычных народов.

¹Мақдисӣ М. Аҳсану-т-тақосимфимаърифати-л ақолим. –С. 444.

²Таърихи Систон. –С.85.

³Истахрӣ. Масоликва-л мамолик. -С. 141.

⁴ЛеСтренч. Ҷуғрофияитаърихии сарзаминҳои фатишарқӣ. –С. 366.

⁵Балъамӣ А. Таърихи Табарӣ. Чилди 2. -С. 1068

⁶Гафуров Б. Тоҷикон. –С. 64.

Автор «Истории Систана» также указывая на древнюю историю Систана, отмечает, что Систан основал Гаршосп. Упоминая древнее прошлое Систана, автор «Истории Систана» отмечает мифического героя иранских народов Рустама и его подвиги. Затем, дойдя до похода греческих войск, утверждает, что на пути в Индию Александр пришел в Систан и «ласково обошелся с сипахбадом Систана»¹.

В конце этого параграфа отмечается, что «История Систана», как и другие персидские исторические и литературные произведения, отражает основные периоды истории иранских народов, а в некоторых случаях, дополняет эти сведения.

Второй раздел второй главы – «История Систана» как исторический источник по периоду арабского завоевания». В данном параграфе даются сведения относительно завоевания Систана арабами. В том числе, «История Систана» подтверждает сведения историков Балазури и Табари о том, что последний сасанидский шахиншах Яздигурд III (632-651гг.) после непрерывных поражений скрылся в восточном Иране. Автор называет систанского шаха Ираном сыном Рустама, сыном Азадху, сыном Бахтияра, и это важное сведение не встречается ни в одном другом источнике. Таким образом, вслед за последним сасанидским царем арабские войска вошли в Систан. Автор «Истории Систана» перечисляет всех арабских полководцев, которые пришли завоевывать Систан. Это были Усман Рабеъ, Мушаджэй ибн Масуд, Абдурахман ибн Самарра, Усман ибн Хунайф, Салм ибн Зияд, Ибн Ашъас и др. Эти полководцы в разные годы были направлены в Систан, где в основном занимались грабежами и убийствами жителей Систана.

В «Истории Систана» отмечается, что в большинстве битв, которые происходили между арабскими войсками с жителями Систана, «больше погибали мусульмане»². В этом трактате речь идет не только о сражениях. В нем также говорится о попытках установления мира между арабами и жителями Систана. Источники времен политических завоеваний арабского Халифата отмечают, что харадж Систана составлял 1 миллион дирхемов.

Таким образом, исследуемый нами источник – «История Систана» доказывает, что в период правления арабского Халифата Систан считался важной стратегической областью, так как он находился на границе с немусульманскими правителями (в направлении Синда и Инда). «История Систана» описывает яростное противостояние предков таджиков арабским захватчикам.

Третий параграф второй главы – «Положение Систана в период правления Тахиридов, Саффаридов и Саманидов и его отражение в «Истории Систана». Отмечается, что «История Систана» является ценным источником относительно таджикских государств Тахиридов, Саффаридов и Саманидов. В 821 году Тахир ибн Хусейн, таджик из Пушанга, халифом Мамуном был назначен эмиром Хорасана. Как и Табари, Гардези и другие историки, автор

¹Таърихи Систон. –С. 10.

²Таърихи Систон. –С. 81.

«Истории Систана» относит это событие к 206 году хиджры (821 г. н. э.). Одним из первых действий Тахира после того как стал эмиром Хорасана, было назначение Мухаммеда ибн Хузайна аль-Кавси своим представителем в Систане¹.

Академик В. Бартольд отмечал, что у Тахиридов во время правления, в основном было две проблемы: первая – влияние хариджитов в Систане, вторая – влияние шиитов в Табаристане². Тахир ибн Хусейн стал эмиром Хорасана, когда Систан был охвачен восстанием под предводительством Хамзы Озарака (798-828 гг.). Тахир унаследовал от Аббасидов разрозненную и неспокойную территорию.

В этом параграфе отмечается, что в упадке Тахиридов была велика роль Саффаридов. Якуб ибн Лайс низложил последнего тахирида Мухаммада ибна Тахира (862-873 гг.). Самое важное отличие Саффаридов от Бармакидов и Тахиридов в том, что Сафариды пришли к власти без участия Аббасидов. В 873 году нишапурская знать утверждала, что у Якуба нет грамоты от халифа, Якуб, указывая на свой меч, заявил: «Не этот ли меч посадил повелителя верующих на престол, ... меня на правление здесь поставил тот же меч»³.

Следует отметить, что в «Истории Систана» Якуб Лайс занимает важное место. Причина такого внимания к нему в том, что политическое, экономическое и культурное положение Систана во времена Якуба стало очень привлекательным. Автор «Истории Систана» отмечает, что «с правления Якуба и Амра в мире не было страны благоустроеннее Систана».⁴

Сведения «Истории Систана» полезны в определении нескольких аспектов средневековой истории таджиков, важнейшими из которых являются: 1. Излагается социальное происхождение Саффаридов, и эти сведения стали первоисточником для исследований других; 2. «История Систана» в основном рассказывает о мужестве и доблести Сафаридов, а также показывает предпосылки и основные периоды истории прихода таджиков к политической власти; 3. Борьба Якуба и его братьев на пути к независимости Хорасана, Мавераннахра, и вражда с двором арабских халифов изложена с гордостью, чего не видно в других источниках; 4. «История Систана» дает редкие сведения о духовном состоянии и повседневной жизни систанцев в годы правления Саффаридов; 5. В «Истории Систана» отражены отношения Систана с другими регионами халифата.

В указанном трактате подчеркивается, что в 875 году аббасидский халиф Мультамид (870-892 гг.) подарил правление Мавераннахра Насру ибн Ахмаду ибн Асаду Самани. Но первым представителем Саманидов, которого упоминает «История Систана», был Ильяс ибн Асад. В 819 году ему было поручено правление Гератом, который находился недалеко от Систана.

¹ Таърихи Систон. –С. 142 (нашри тоҷикӣ); Таърихи Систон. (нашри русӣ): -С.185.

² Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. –С.272.

³ Таърихи Систон. –С. 173-174 (нашри тоҷикӣ)

⁴ Таърихи Систон. –С. 354.

Автор «Истории Систана» в короткий период его правления резюмирует следующим образом: «народ больше ладил с Илясом».¹

Вооруженная борьба саффаридов с Исмаилом Самони отражена в «Истории Систана». Большинство историков, в том числе академик Б.Гафуров обращают особое внимание на эпизод, приведенный автором «Истории Систана». В нем говорится, что Исмаил не только подготовил свое войско к войне с Амром, но и вспугнул простолюдинов и ремесленников убийствами и посягательством со стороны войска Амра. Другой свой вывод академик Гафуров делает на основе сведений «Истории Систана» о том, что халиф Мутазид знал, что единственное спасение – это столкновение упрямого Амра с Исмаилом. На наш взгляд, таким образом, халиф хотел избавиться от двух влиятельных таджикских полководцев. Но эти двое не смогли предугадать хитрый замысел аббасидского халифа. Если бы Амр и Исмаил действовали сообща, в соответствии с национальными интересами, (не провинциальными или личными выгодами), возможно, судьба таджиков в последующие периоды развивалась бы по другому варианту.

Самая важная страница периода правления Насра II (914-943 гг.), являющаяся в какой-то степени мифом, стала известна благодаря касыде основателя персидско-таджикской литературы – Рудаки. Текст этой касыды и сведения, приведенные в «Истории Систана», показывают, что отношения между эмиром Абуджафаром и дворцом были близкими и уважительными.²

Таким образом, «История Систана» о важнейшем для таджиков периоде – IX-X веках содержит такие сведения, которых нет в других источниках. Эти сведения в основном написаны с учетом интересов Систана. Они показывают отношение автора к правящим династиям.

Четвертый параграф второй главы - «История Систана» как исторический источник по истории XI-XIV веков». Автор предоставляет подробные сведения о правлении Газневидов и Сельджуков. Разрозненные сведения имеются также относительно периода правления Хорезмшахов, времени монгольского нашествия. Систан был одним из первых регионов, который в 1002 году был захвачен Махмудом. «История Систана» в одном предложении, красивом, но в тоже время, с горьким содержанием, описывает реалии газневидского правления: «Беды Систана начались в тот день, когда с мусульманского минбара стали читать хутбу на имя тюрков».³

Газневиды осознали стратегическое положение Систана. Эта территория необходима была для установления связей с Индией, Кирманом и другими регионами. Байхаки отмечал, что Эмир Масуд в 1031 г. в своем письме угрожал, что «намерен войти со стороны Систана»⁴.

Автор «Истории Систана» пишет, что в ноябре 1040 года Иртош, один из родственников сельджукского правителя Тограла приезжает в Систан начинает читать хутбу на имя тюрков. Правительство сельджуков принесло в

¹ Таърихи Систон. –С. 178; Таърихи Систон. –С. 143 (н. точикӣ);История Систана. –С.186.

² Таърихи Систон. -С. 317-323; Таърихи Систон. -С. 247-252; (н. точикӣ);История Систана. -С.303-309.

³ Таърихи Систон. -С. 354; Таърихи Систон. -С. 273; (н. точикӣ);История Систана. -С.334..

⁴ Таърихи Байхаки. -С. 346.

Систану много бедствий. Почти все заголовки книги «Истории Систана», затрагивающие сельджукский период, свидетельствуют об убийствах, страданиях и голоде в каждом городе, который переходил в их руки. Они в первую очередь грабили население. К примеру, когда войско сельджуков дошло до Буста в 1040 г. они «овладели той областью и разграбили ее».¹

В «Истории Систана» упоминается некий правитель Систана по имени Таджиддин Абулфазл, который взошел на престол вместо своего отца в результате переворота. В период его правления, войско государства исмаилитов, которых автор «Истории Систана», как и многие другие средневековые источники, называет «еретиками», напало на Систан. Это событие произошло в 535 г. хиджры (1128 -1129 годы н.э.).² Также даются сведения о нападениях исмаилитов в 1094 и 1101 годах.

В 1222 году монголы вошли в Систан и разрушили города и села.³ Джувейни, говоря о судьбе Систана во время монгольского правления, пишет, что в 1251 году, когда Эмир Аргун намеревался поехать на важное заседание монголов – на курултай: «Управление Гератом, Систаном, Балхом и всей той областью было поручено малику Шамс ад-Дину Мухаммад Курту».⁴ Как известно, последний был основателем таджикского государства Куртов в Герате, а также представители его династии на протяжении целого столетия служили жителям таджикских областей, в том числе Систану.

Таким образом, «Истории Систана» является ценным источником по изучению событий XI-XIV веков в Хорасане, Мавераннахре, и, в особенности Систане, т.е. это сведения, которые еще не до конца изучены. Несмотря на краткость и отсутствие связи между событиями этого периода, изложенных в «Истории Систана», она имеет важное научное значение.

Третья глава диссертации - «История Систана» как исторический источник по социальной истории региона». В первом параграфе – «Народные движения региона в «Истории Систана» даются сведения о народных выступлениях на территории Систана. Одна из особенностей средневековой истории Систана состоит в том, что в этом регионе, в изучаемый период было тревожным временем, неспокойно и часто происходили конфликты. Макдиси в конце X века отмечает, что систанские смуты были ужасными, и в этих смутах погибало много народу, остальная часть вынуждена была бежать оттуда»⁵.

В течение двух столетий (VIII-IX) самым важным политическим движением в Систане был хариджизм. Восстание хариджитов в Систане под предводительством Хамзы Озарака, сын Абдуллы Шори, имело огромное значение в Хорасане. Как и многие другие средневековые смуты, восстание Хамзы тоже началось с недовольства населения сбором налогов. Автор

¹ Таърихи Систон. –С. 366; Таърихи Систон (н.точиқӣ). –С.282; История Систана. –С. 344.

² Таърихи Систон. –С. 392.

³ Таърихи Систон. –С. 393

⁴ Джувайни Атамалик. Таърихи чахонгушо (История завоевателя мира). Том 2. –С. 234.

⁵ Макдисӣ М. Ахсану-т-такосим фи маърифати-л аколим. –С. 444-445.

«Истории Систана» отмечает, что первое выступление Хамзы происходило в 798 году. В «Истории Систана» приведен текст послания халифа Харунурашида лидеру восстания Хамзе и ответное письмо Хамзы халифу на арабском языке. Эта переписка не встречается ни в одном другом источнике. Письмо датировано 809 годом. В изучение данного вопроса «История Систана» служит как уникальный и важный источник. «История Систана» также упоминает о восстаниях, которые произошли в период правления Тахиридов, Саффаридов и Саманидов в Систане.

Таким образом, «История Систана» является важным источником по истории народных движений на территории Систана. Используя сведения, приведенные в «Истории Систана», мы можем восстановить некоторые даты, откорректировать и дополнять сведения других источников.

Второй параграф третьей главы - «Культура, этнография и государственные традиции региона в изложении «Истории Систана».

Отмечается, что «История Систана» является важным источником для изучения этнографии и культуры одной из важнейших исторических областей предков таджиков. Автор трактата в одной из глав к месту отмечает, что на протяжении истории Систан несколько раз менял свое название. Основными названиями были Систан, Заранг и Нимруз. Эти сведения важны для определения топонимики местности, однако в нашей традиционной историографии этому не уделяли внимания. Автор «Истории Систана» гордится своим родным городом, он упоминает достоинства этого региона, наиболее важными из которых являются самодостаточность, любовь его жителей к свободе, наличие большого количества ученых и др. Он рассказывает о храме огнепоклонников, известных мечетях, поведении и характере систанцев, что весьма важно в изучении отечественной истории. В трактате сообщается также о зороастрийцах, христианах, и последователях буддизма и индуизма.

Роль персидского языка на территории Систана была очень велика, и именно по приказу систанского правителя Якуба Лайса поэты сочиняли свои стихи на этом языке¹. Б. Гафуров считает, что Систан, наряду с Хоросаном и Мавераннахром, был одним из важнейших центров формирования новоперсидского языка в IX-X веках². В трактате также упоминаются праздничные и траурные церемонии в Систане, что сделало его уникальным источником. Бируни отмечает, что в прошлом (то есть до арабского завоевания) у систанцев месяца назывались иначе (не как у персов)³. Затем этот великий ученый перечисляет названия систанских месяцев.

В «Истории Систана» мы встречаем некоторые термины, заимствованные из системы диванов и средневекового двора таджиков. Обязанности, занятия, управленческие и военные термины, такие как *эмир, везир, недим, мустауфи, бундар, бистгани, пейк, расул, вефд, поижса, дебир*,

¹ Таърихи Систон. –С. 209-210.

² Гафуров Б.Г. Таджики. –С. –С. 375-377, 380-381.

³ Бируни А. Асар-ул-бакия (Памятники минувших поколений). –Душанбе, 1990. –С. 64.

кази, мазалим, арз, лашкарнавис, испахбад, талая и др. В одном случае «История Систана» перечисляет друг за другом несколько слов и терминов, отражающих налоговую систему региона. В ней говорится, например, что «в Систане он учредил диван хараджа и вел должности дабиров, счетоводов, менял, сборщиков доходов, муставфиев, мушрифов, устуваров. И все это он сделал по совету Хасана Басри»¹.

В целом, «История Систана» является достоверным источником по культуре, этнографии и средневековым традициям государственного управления таджиков. Сходство сведений со сведениями других источников свидетельствует о точности этого источника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освещение своей истории предками таджикского народа относится к незапамятным временам и по утверждению Великого классика таджикской литературы А.Рудаки таджики первые свои результаты полученных знаний и практических действий оставили в наскальных письменах. Именно эти древние исторические сведения заложили основу национальной историографической науки, которая со временем, в ходе исторического развития все больше расширяясь, достигла достаточно высокого развития. После укоренения в регионе ислама и все большего распространения письменности и грамотности населения на территориях Хорасана и Мовароунахра развития получили гуманитарные знания, в том числе и историческая наука. Таджики, проживая среди других родов Арабского халифата, более других были привержены к получению знаний и наук, в связи с этим в X-XII веках они внесли достаточный вклад в становлении и развитии различных наук, в том числе и истории.

На территории Ирана, Хорасана и Мавераннахра в X-XII вв. сформировалось отделение, изучающее вопросы местной историографии. Важными факторами появления исторических сочинений являлись укрепление центральной власти Арабского халифата и местных правящих династий в исследуемый период. Другой причиной возникновения местных исторических трактатов являлось то обстоятельство, что на обширных просторах империи в основном создавались истории отдельных правящих династий, а прошлому отдельных городов и областей уделялось мало внимания, поэтому их истории создавались на местном уровне в противовес центру. В связи с этим, просвещенные личности различных городов и областей, берясь за освещение истории своего родного края, оставили потомкам полноценные истории городов, областей, которые обогатили отечественную историографию уникальными сведениями, имеющими большое научно-познавательное значение. Третьей причиной создания подобных сочинений можно считать корыстное желание местных правителей увековечить свое имя в истории. [7-А].

¹ Таърихи Систон. –С. 92; История Систана. –С. 114.

Следует отметить, что «Таърих-и Систан» (далее «История Систана»), являясь уникальным историческим и литературным источником, была создана в XI-XIV веках, предположительно принадлежав перу нескольких авторов. При этом, первая ее часть, имея историографический характер, более подробно освещает события и явления, однако вторая ее часть, особенно-заключительная более сжаты по содержанию. Это сочинение посвящено древней и средневековой истории народов Ирана, указывая на общность их исторического развития с другими областями региона и особенность их по сравнению с другими территориями. Сведения этого сочинения дают возможность исследователям в сравнении с другими историческими уточнить отдельные даты, события и другие исторические данные касательно исторического прошлого таджикского народа. К настоящему времени трактат «История Систана» общепризнана ведущими иностранными и отечественными историками в качестве достоверного исторического источника. [2-А].

Только наличие в его тексте касиды (оды) Великого А.Рудаки «Модари май» («Мать вина») в первозданном своем варианте делает «Историю Систана» еще более уникальным и значимым литературным источником. Это поэтическое произведение выдающегося классика таджикской литературы, уникальное творчество, которого в большей своей части со временем, к сожалению, было утрачено, в какой-то степени восполняет эту утрату, а также в историческом плане является незаменимым источником для воссоздания, политической, социально-экономической и культурной жизни Хорасана и Мовароуннахра, начиная с первой половины X века, а также освещает сотрудничество представителей Саманидской династии с правителями Систана и Рая. [1-А].

Историческая география Систана свидетельствует о том, что климат, природные и географические условия играли немалую роль в складывании народностей этой области региона. Если обилие рек и водных ресурсов приводили к развитию системы орошения, то это, в свою очередь стимулировало расширению и совершенствованию сельскохозяйственного производства в крае. Если такое природное явление, как наступление песка с пустынных на обитаемые района вынуждало население находить способы борьбы с ним, с другой стороны частные ветра подсказали систанцам изобрести ветреные мельницы, которые еще больше прославили их среди других народов. Об этом упоминается во многих других исторических и географических трудах исследуемого периода. [3-А].

Систан наряду с Хорезмом, Согдом, Тохаристаном, Раем, Хорасаном, Чачом, Ферганой и другими территориями исторического Ирана был известен с древних времен. Так, исторический памятник «Шахри Сухта» («Сгоревший город»), найденный в результате поисковых работ археологов, признан одним из центров древнейшего поселения человечества. Согласно иранской мифологии, Систан во всех периодах истории, начиная с правления Пешдадидов и Кеянидов, а также в периода Ахеменидов, Ашканидов и

Сасанидов занимал важное место, а легендарный систанец Рустам, считался героем всех ираноязычных народов. «История Систана» содержит описание подобных рассказов, которые подтверждены и другими письменными источниками. Кроме того, Систан, судя по содержанию первоисточника, имел прочные связи с другими областями региона, а также являлся местом проживания предков таджиков. [9-А].

Систан во времена арабского нашествия десятки раз подвергался грабежу и жестокому угнетению народов, живущих здесь, которые мужественно боролись за свое освобождение. Именно в этот период вместе с арабской миграцией в стране стала насаждаться идеология, которая со временем стала играть важную роль в политической жизни данного региона. Согласно «Истории Систана» арабские династии Омейядов и Аббасидов преследовали свои корыстные цели, направленные на грабеж и разорение городов, которые ни один раз подвергались подобным жестоким действиям. Следует отметить, что во времена приобретения Хорасаном и Мовароуннахром своей независимости Систан сыграл важную роль в освободительной борьбе народов Ирана и Центральной Азии. [4-А].

Представители Саффарайдской династии, имеющих систанские корни, стали в последствии гордостью всех ираноязычных народов. Так, Якуб и Амр внесли большой вклад в освобождении таджикских земель от Арабского халифата. Согласно «Истории Систана», наряду со своим свободолюбивым народом, боровшимся за независимость, этот край оставил свой достойный след в развитии и совершенствование новоперсидского (таджикского) языка. Кроме вышеуказанной оды А.Рудаки в «История Систана» можно встретить немало отрывков из поэтического творчества арабских и персидских поэтов, в которых освещены те или иные исторические события, имеющие немалое значение не только для исторической, но и филологической науки.

Кроме всего прочего, содержание исследуемого источника отражает историю взаимодействия династии Тахиридов с событиями, проходившими в Систане, событиями, связанными с политикой Аббасидов и Тахиридов, а также возникшие народного недовольства и начало нескольких их выступлений против поработителей. Тахириды, столкнувшись с этими событиями, не в силах были удержать под своей властью эти земли. Их борьбе против народных выступлений в конечном итоге закончилась поражением этой династии в Систане и уходом их с политической арены.

Саманиды, которые по сравнению с Тахиридами, в своей внутренней политике были более независимыми, сделали немало, чтобы удержать систанцев в своем подчинении. Однако их политика также не увенчалась успехом. Поэтому в последствии они стали больше уделять внимание чтению хутбы в Систане и печатанию манет, получая от них только подарки, а местные налоги оставляли в их распоряжении. Автор «История Систана» не одобрял политику Тахиридов и Саманидов в Систане, не принимая делопроизводство этих династий в этом крае. Такое отношение к

центральной и местной политике властей было характерно и другим сочинениям, посвященных местным историям. [5-А].

Авторы «История Систана» открыто признают, что одним из разрушительных факторов Систана являлись на протяжении всей её истории народные восстания. Неслучайно в источнике описываются десятки народных волнений. Ни в одном другом сочинении, посвященных местной истории, не уделяется такое большое внимание данному вопросу. В изучаемом тексте описываются не только события народных восстаний, но и делаются попытки показать причины и последствия этих событий. Авторы «История Систана», поддерживая некоторые из этих народных волнений, высказывают мнение о чрезмерной эксплуатации народа со стороны чужеземцев, что является в средневековой историографии редким явлением.

Авторы данного источника считают правление тюрков великим несчастьем для систанцев. В нем дается краткое описание политической и социальной политики династий Газневидов, Салджукидов, которые мы не встречаем в других источниках. Авторы «История Систана» рассказывает о грабеже и бесчинствах гузов и исмаилитских федаи, и проклинает их. [8-А].

«История Систана», являясь уникальным историческим источником, имеет немалое значение в изучении религиозных верований таджиков. Сведения этого сочинения об истории легенд ираноязычных народов, имея большое научное значение, отражают как общие, так и отличительные черты народов в этих вопросах. Этот источник представляет нам также сведения об отдельных народных обрядах и обычаях, которые в других источниках мало освещены. В книге имеются конкретные данные о процессе исламизации населения Систана и религиозных течениях, особенно влияние хариджизма в Систане IX-XII веках. «История Систана» также подробно освещает борьбу систанцев против арабского халифата.

В целом, «История Систана» еще достаточно не исследована в отечественной историографии. Её глубокое изучение позволит прояснить новые страницы в истории таджикского народа.

Рекомендации по практическому применению результатов исследования

1. В учебных планах гуманитарных специальностей вузов особое внимание уделить изучению предмета «Историография таджикского народа», также в процессе занятий подробно изучать сведения, изложенные в «Истории Систана» и других исторических и литературных источниках, сочиненных на родном таджикском языке;

2. Опираясь на сведения «Истории Систана», изучить важные страницы истории борьбы регионов против арабов, где были заселены таджики, И на этой основе разработать необходимые пособия для студентов и любителей истории;

3. На основе данных «Истории Систана» и других исторических источников, исследовать процесс исламизации жителей Систана, как части исторической территории предков таджиков в рамках специальных программ и проектов;

4. Народные восстания, произошедшие в Систане VIII-X веках, были связаны с другими народными движениями Хорасана и Мавераннахра, их всестороннее изучение поможет определить малоизученные страницы социальной истории таджиков;

5. Для укрепления основ национального государства особое значение имеет изучение связей центральных правительств Хорасана и Мавераннахра (в том числе Саманидов) и Систана с другими регионами на основе сведений «Истории Систана» и других исторических источников;

6. «История Систана» – один из важнейших исторических, этнографических и литературных источников персидского языка. В нынешних условиях глобализации и упадка национальных ценностей широкое ее изучение призвана повысить образовательный уровень и национально -патриотический дух молодого поколения в период независимости Таджикистана.

I. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан:

[1-А]. Муллочонов, С.К., Садиров Ш.А. Чуғрофияи таърихии Систон дар асрҳои миёна [Матн] / С.К. Муллочонов, **Ш.А. Садиров** // Паёми Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. - Душанбе, 2019. – №10. С.117–122. ISSN 2074-1847

[2-А]. Садиров, Ш.А. Таърихи Систон ва ҷойгоҳи он дар таъриҳ, фарҳанг ва адаби тоҷик [Матн] / Ш.А. Садиров // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. - Душанбе, 2019. – № 5(82). – С.280–283. ISSN 2219-5408

[3-А]. Садиров, Ш.А. Тарихи Систон как источник по древней истории Систана [Матн] / Ш.А. Садиров // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. - Душанбе, 2021. – № 6(95). – С.308–311. ISSN 2219-5408.

[4-А]. Садиров, Ш.А. Инъикоси бაъзе паҳлӯҳои фаъолияти сиёсии Яқуб ибни Лайс бар асоси аҳбори «Таърихи Систон» [Матн] / Ш.А. Садиров // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2022. – № 1(96) – С. 296-298. ISSN 2219-5408.

II. Научные статьи, опубликованные в других изданиях

[5-А]. Садиров, Ш.А. Систон дар замони Сомониён [Матн] / Ш.А. Садиров // Суннатҳои Сомониён ва таъсиргузории он дар фарҳангу тамаддуни мардумони Осиёи Марказӣ ва Шарқи Наздик. - Душанбе, 2020. – С. 172-182 (Систан в период правление Саманидов). –С. 172-182.

- [6-А]. Садиров, Ш.А. Муомилоти пулӣ дар замони Сомониён [Матн] / Ш.А. Садиров // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2021. №3(7). – С. 173-176.
- [7-А]. Садиров, Ш.А. Таърихи Бухоро»-и Абубакри Наршахӣ ҳамчун маъхази таърихӣ [Матн] / Ш.А. Садиров // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2021. №4(8). – С. 143-145.
- [8-А]. Садиров, Ш.А. Муҳорибаи Дандонакон ва ташаккулёбии давлати Салҷуқиён / Ш.А. Садиров // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ баҳшида ба таҷлили 30-юмин солгарди истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи «Рушди илмҳои башардӯстӣ (гуманитарӣ) дар 30 соли истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Рашт, 2021. -С. 28-33.
- [9-А]. Садиров, Ш.А. История завоевания арабами Систана по материалам «История Систана» и других исторических источников [Матн] / Ш.А. Садиров // Материалы Международных научно-практических мероприятий Общество науки и Творчество. Апрель 2022 г. Сборник научных трудов «Наука в интерпритации современного образовательного процесса». – Казан, 2022. – С. 135-140.

АННОТАЦИЯ

ба диссертации Садиров Шарафҷон Аҳтамович дар мавзӯй «Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи таърихӣ» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.09. – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ.

Калидвожаҳо: «Таърихи Систон», таърихнигории маҳаллӣ, Систон, Хурӯсон, Мовароуннаҳр, тоҷик, араб, фарҳанг, шӯриш, дин, хориҷӣ, Саффориён, Сомониён

Мубрамияти мавзӯй. «Таърихи Систон» аз ҷумлаи сарчашмаҳои хеле муҳими форсӣ ба шумор рафта, он ба гурӯҳи таърихномаҳои маҳаллӣ шомил мешавад, ки роҷеъ ба музофоти хосс маълумот медиҳад. Замони дақиқи навиштани ин китоб номаълум буда, таъмин меравад, ки байнӣ асрҳои XI-XIV навишта шудааст. Сарчашмаи мазкур таърихи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ яке аз музофоти муҳим – Систонро аз замони қадим то асри XIV фаро гирифта, хусусан ҳаводиси асрҳои VII- XII дар он муфассал баён ёфтааст. Ин асар дар Тоҷикистон хеле кам омӯхта шуда, нахустин бор дар чаҳорҷӯбаи як рисолаи номзадӣ таҳқиқ мегардад.

«Таърихи Систон» дар бораи замони истилои араб, устуворшавии хилофат дар Хурӯсону Мовароуннаҳр, ба вучуд омадани давлатҳои миллии тоҷикӣ дар ин сарзамин, ғалабаи туркон бар Хурӯсону Мовароуннаҳр ва сабабу натиҷаи ҷунбишҳои ҳалқӣ маълумоти муфид медиҳад.

Ҳадафи таҳқиқот омӯхтани сарчашмаи нодири таърихӣ «Таърихи Систон» ва муайян кардани ҷойгоҳи он дар миёни осори таърихӣ буда,

ахбори онро бо маълумоти манобеи дигар қиёс карда, санаҳо ва ҷузъиёти ҳодисаҳо дақиқ мегарданд.

Вазифаҳои асосии унвончӯ муайян кардани сабабҳо ва заминаҳои пайдоиши таърихнигории маҳаллӣ,-таҳқиқи «Таърихи Систон» ба ҳайси сарчашмаи таъриҳӣ, муайян кардани муҳтаво, мазмун ва соҳтори «Таърихи Систон», мушаххас кардани сарчашмаҳои аслии «Таърихи Систон», бар асоси ахбори «Таърихи Систон» таҳқиқи чуғрофияи таърихии сарзамини Систон, муайян кардани сиёсати давлатҳои тоҷикӣ Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён нисбат ба Систон ва мардуми он, таҳқиқи сарнавишти Систон дар ҳайати давлатҳои Аббосиён, Фазнавиён ва Салҷуқиён, бар пояи ахбори «Таърихи Систон» ва қиёси он бо сарчашмаҳои дигари муайян кардани ҷунбишҳои ҳалқӣ ва натиҷаҳои он, омӯзиши «Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи нодир роҷеъ ба забону адабиёт, дину ойин ва фарҳанги тоҷикон.

Диссертатсия аз сарсухану охирсухан, рӯйхати адабиёт, се боб ва ҳашт зербоб иборат мебошад.

Аннотация

на диссертацию Садирова Шарафджона Ахтамовича на тему: «История Систана» как исторический источник» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09. - Историография, источниковедение и методы исторических исследований.

Ключевые слова: «История Систана», местная история, Систан, Хорасан, Мавераннахр, таджики, арабы, культура, восстание, религия, хаваридж, Саффариды, Саманиды.

Актуальность темы. «История Систана» является одним из важнейших персидских источников и входит в группу местных историй, которые предоставляют сведения об определенных провинциях региона. Точное время написания этой книги неизвестно, но предполагается, что она была создана между XI-XIV веками. Указанный источник охватывает политическую, социальную и культурную историю одной из самых важных провинций – Систана с древних времен до XIV века, в котором особенно подробно описаны события VII - XII веков. Эта работа мало изучена в Таджикистане и впервые исследуется в качестве отдельной кандидатской диссертации.

«История Систана» дает весьма полезную информацию о времени арабского нашествия, укреплении халифата в Хорасане и Мавераннахре, возникновении местных таджикских государств на этой территории, победе тюрков в Хорасане и Мавераннахре, а также о причинах и результатах народных движений.

Цель исследования – изучение уникального исторического источника – «История Систана» и определение его места среди исторических трудов на

основе сопоставления ее сведений со сведениями других источников, уточняются даты и детали событий.

Основные задачи соискателя – определение причин и предпосылок возникновения местной истории, изучение «Истории Систана» в качестве исторического источника, определение содержания, смысла и структуры «Истории Систана», конкретизация оригинальных первоисточников «Истории Систана» на основе сведений «Истории Систана», изучение исторической географии Систана, определение политики таджикских государств –Саффаридов и Саманидов в отношении Систана и его населения, изучение судьбы Систана в период правление Аббасидского, Газневидского и Сельджукидского государств, согласно сведениям «Истории Систана», сравнение их со сведениями других источников для изучения народных движений и их результатов, изучение «Истории Систана» как ценного источника, касающейся вопросов таджикского языка, литературы, религии и культуры.

Диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих из восьми и параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы.

ANNOTATION

of the dissertation of Sadirov Sharafjon Akhtamovich on the topic "History of Sistan" as a historical source" for the degree of candidate of historical sciences in the specialty 07.00.09. - Historiography, source studies and methods of historical research.

Key words:"History of Sistan", local history, Sistan, Khorasan, Maverannahr, Tajik, Arab, culture, uprising, religion, Khawarij, Saffarids, Samanids.

Relevance of the topic. The "History of Sistan" is one of the most important Persian sources, and is part of a group of local histories that provide information about certain provinces. The exact time of writing this book is unknown, but it is assumed that it was written between the XI-XIV centuries. This source covers the political, social and cultural history of one of the most important provinces - Sistan from ancient times to the 14th century, it describes the events of the VII - XII centuries in particular details. This work has been little studied in Tajikistan, and is being researched for the first time as part of a separate PhD thesis.

The "History of Sistan" provides useful information about the time of the Arab invasion, the strengthening of the Caliphate in Khorasan and Maverannahr, the emergence of local Tajik states in this territory, the victory of the Turks in Khorasan and Maverannahr, as well as the causes and results of popular movements.

The purpose of the study is to study the unique historical source "History of Sistan" and determine its place among historical works, comparing its information with information from other sources, specifying the dates and details of events.

The main goal of the applicant is to determine the causes and prerequisites of the emergence of local history, the study of the "History of Sistan" as a historical source, the definition of the content, meaning and structure of the "History of Sistan", the concretization of the original primary sources of the "History of Sistan" based on the information from "History of Sistan", the study of the historical geography of Sistan, the definition of the policy of the Tajik states - Saffarids and Samanids in relation to Sistan and its population, studying the fate of Sistan during the reign of the Abbasid, Ghaznavid and Seljuk states according to the information of the "History of Sistan", comparing the information of the "History of Sistan" with information from other sources to determine popular movements and their results, studying the "History Sistana" as a rare source concerning the Tajik language, literature, religion and culture.

The dissertation consists of a preface, a list of references, three chapters and eight paragraphs.